


АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ***
www.anvor.tj №1 (325) 3-юми феврали соли 2022, панҷшанбе (оғози нашр: соли 1994)

ТОЧИКИСТОН! БА ЛЕШ – БА СЎИ ҚУЛЛАҲОИ БОЗ ҲАМ БАЛАНДИ ЛЕШРАФТУ ТАРАҚҚИЁТ!




Таъкид месозам, ки танҳо азму иродай қавӣ, эътимод ба фардои нек, заҳмати соғдилона ба нафъи Ватан ва давлат метавонад моро ба ҳадафҳои олиамон расонад.

Ба ҳамватаённи азизам муроҷиат карда, як нуктаи муҳимро хотирнишон месозам: модоме ки мо ҳама якъо як кишвари дар дами ҳалокат қарордоштаро ба қаламрави сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, вахдати миллӣ ва шукуфоишу ободӣ табдил додем, қодир ҳастем, ки ҳамаи мушкилоти дигарро низ бартараф карда, дар ояндаи наздик Тоҷикистони маҳбубамонро бо заҳмати сарчамъонаву ватандӯстона боз ҳам ободу пешрафта гардонем ва обруи онро дар арсаи байнамилалӣ баланд бардорем.

Эмомали Раҳмон

САМТҶОИ АФЗАЛИЯТНОКИ
РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ
КИШВАР ДАР ПАЁМ



2021: ФАЪОЛИЯТИ
ДОНИШГОҲ ДАР РАҶАМҲО



ВОРИДШАВИИ "ФАЛАК" БА
ФЕҲРИСТИ МЕРОСИ
ФАРҲАНГИИ ФАЙРИМОДДӢ



ОЛИМИ АСИЛ ВА ИНСОНИ
КОМИЛ

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ
КӮЛОБРО ИНТИХОБ НАМО!

ДАСТОVARДИ БУЗУРГ
МУBORAK БОД!


ҲАРФИ
ДОНИШЧУ



С. 9



С. 7



С. 12-13



С. 11

САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ КИШVAR ДАР ПАЁМ



**Парвиз ЛОИҚОВ,
Зулфия ҶИЕНЗОДА, устодони
Донишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ**

21-уми декабря соли 2021 Паёми Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ -Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи самтҳои асосии сиёсати доҳилӣ ва ҳориҷи чумхӯрӣ" тариқи ҳамаи шабакаҳои телевизиони радио ироа гардид, ки он аз Паёмҳои қабли ба кулӣ фарқ намуда, дар он музаффариятҳои 30-соли Истиқололи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шуданд.

Муҳтарам Пешвои миллат тамоми самтҳои афзалиятнокро, ки ба рушди иқтисодиёти кишвар мусоидат менамоянд, мавриди баррасӣ қарор доданд. Қайд намудан лозим аст, ки дар натиҷаи ҷанг шаҳрвани иқтисодиёти кишвар ба сифр баробар гардид. Дар натиҷаи ҷараҳои саривақтиву тадбирандешҳои Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ -Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон иқтисодиёти кишвар зина ба зина рушд намуд. Аз ҷумла, дар Паёми имсола таъкид гардид, ки "дар бист соли охир рушди миёнасолонаи иқтисодиёти дар сатҳи 7,5 фоиз таъмин гардид, маҷмуи маҳсулоти доҳилии мамлакат аз 1,8 миллиард сомонӣ соли 2000-ум то 95 миллиард сомонӣ дар соли 2021 ва даромади буҷети давлатӣ аз 252 миллиард сомонӣ ба 28 миллиард сомонӣ расонида шуда, маҷмуи маҳсулоти доҳилӣ қарib 53 ба-робар ва буҷети давлатӣ 111 ба-робар зиёд гардид, ҳамои маҷмӯи маҳсулоти доҳилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ беш аз 30 ба-робар ағзоиш ёфт".

Ба ин тартиб, муҳтарам Пешвои миллат зимни баромад аз шароити мураккаби иқтисодӣ ва географии ҷаҳон, низоъҳои тиҷоратӣ, тағиیرёбии иклим, болоравии наҳри маҳсулоти озӯқаворӣ дар ҷаҳон, паҳншавии бемории КОВИД-19 ва дигар омилҳои манғии ба иқтисодиёти миллӣ таъсисрасонанда ёдовар шуданд. Новобаста ба мушкилиҳои пешоамада, Пешвои миллат иброз намудаанд, ки дар кишвари мо заҳираву имкониятҳо барои баланд бардоштани нишондиҳанаҳои макроиқтисодӣ ва некӯаҳолии мардум ҳанӯз хело зиёданд ва бояд аз ҷониби масъулун тадбирҳои зарурӣ андеша шавад.

Боиси хушнудист, ки соли 2022 даромади буҷети давлатӣ дар ҳамои 33 миллиард сомонӣ пешинӣ гардида, аз ҷониби муҳтарам Пешвои миллат вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиyaти давлатӣ муваззазӣ гардиданд, ки "барои иҷрои саривақти ва сифатноки қисми даромади буҷети давлатӣ, баланд бардоштани самараноки шаффоияти ҳарочоти ин, беҳтар намудани назорат, мукаммалсозии аудити берунӣ ва идоракуни неруи инсонӣ тадбирҳои мушаххасро амали намоянд".

Табиист, ки нақши корхонаҳои хурду

бузург дар пешравии иқтисодиёти мамлакат ниҳоят қалон мебошад. Ҳамин аст, ки дар замони соҳибистиколии кишвар бо ташаббуси Сарвари муazzами кишвар муҳтарам Эмомали Раҳмон шумораи коргоҳу корхонаҳои ҷадиди истехсолӣ рӯз то рӯз зиёд гардида истодаанд, ки ин ба болоравии иқтисодиёти кишвар ва беҳтар гардидани сатҳи зидагии мардум замина мегузорад. Ҳамин буд, ки бо мақсади боз ҳам рушд намудани соҳаи иқтисодиёти мамлакат "дар давоми панҷ соли яонда, яъне дар доираи "Солҳои рушди саноат" тавассути таъсиси корхонаҳои нав, барқарорсози иқтидорҳои мавҷуда, ағзоиш додани ҳамои истироҳи қанданиҳои фоиданок ва коркарди маъдан ба ғаъволият оғоз кардани боз якчанд корхонаи бузурги соҳаи маъдан оид ба коркарди ашёи хом бо таъсиси ҳазорҳо ҷойи нави корӣ имконпазир мебошад".

Сармояҳои ҳориҷӣ яке аз самтҳои мебодад, ки мо бо ин васила метавонем, иқтисодиёти худро рушд дижем. Пешвои

Муҳтарам Пешвои миллат иброз намудаанд, ки "Ҳукумати мамлакат бо истифода аз тамоми имкониятҳо ҷиҳати ҳалли масъалаҳои бунёду аз навсозии роҳҳо мунтазам ҷорҷӯй карда истодааст". Бо ин мақсад "имрӯзҳо дар соҳаи нақлиёт 13 ҷоизаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии зиёда аз 11 миллиард сомонӣ идома дорад, ки барои ба кишвари дорон шароити муосири транзитӣ табдил ёфтани Тоҷикистон мусоидат меқунад".

миллат дар ин самт истодагарӣ намуда, таъкид намуданд, "дар бист соли охир ба кишвар беш аз 150 миллиард сомонӣ сармояи ҳориҷӣ, аз ҷумла 59 миллиард сомонӣ сармояи мустақим ҷалъ карда шудааст. Таънон барои рушди соҳаи саноати кишвар беш аз 35 миллиард сомонӣ сармояи мустақими ҷалъ гардidaast".

Рушди иқтисодиёти кишварро бе соҳаи кишварӣ тасаввур намудан ғайри имкон мебошад. Пешвои миллат пайваста дар баромадҳои худ ба кишварони мамлакат таъкид менамояд, ки бо мақсади беҳтар намудани шароити иқтисодии худ аз заминҳо рӯйданд 2-3 ҳосилро ба нақша гиранд. Дехқонони мамлакат аз ин имкониятҳо хуб истифода намуда, кӯшиш ба ҳарҷ намуда истодаанд, аз заминҳо рӯйданд якчанд ҳосилро ба нақша гиранд, ки ин барои ба маротиб зиёд шудани истехсоли маҳсулоти кишварӣ ва беҳтар шудани шароити иқтисодиёти мардум замина мегузорад.

Президенти мамлакат аз саҳми бузурги кишварони мамлакат дар раванди расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ - ҳифзи амнияти озӯқавории кишвар, маҳсусан, дар шароити ду соли охир пайи ҳам ҳушсоливу камоӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, иброз намудаанд, ки "маҳз ба шароғати заҳмати кишварони мамлакат фарворонии бозорҳои истеъмолӣ таъмин гардид ва мардуми мо аз ҷиҳати таъминот бо маводи озӯқа танқисӣ намекашанд".

Дар Паём дар робита ба рушди соҳаи кишварӣ дар даврони соҳибистиколӣ оид ба манбаҳои маблагузории давлатӣ дар доираи татbiки ҳароҳои сармоягузории давлатӣ ва ҷиҳати рушди ин соҳаи муайян намудани имтиёзҳои зиёди андозиву гумруқӣ маълумоти муфассал манзур карда шуд. Дар ин роҳ кишварони мамлакатро мебояд аз ин имкониятҳо истифода намуда, содироти маҳсулотҳои кишишаризро зиёд намуда дар рушди иқтисодиёти мамлакат саҳми худро гузоранд.

Боиси хушнудист, ки муҳтарам Пешвои миллат дар баромадҳои худ пайваста аз хизматҳои соҳибкорон ёдовар шуда, заҳмату талошҳои соҳибкорону хурду бузургеро, ки дар рушди иқтисодиёти кишвар саҳми муносаби худро мегузоранд, ҳаматарафа дастгирӣ менамоянд. Аз дастгириҳои Пешвои миллат соҳибкорону хурду бузург қаноатмандӣ намуда, аз тамоми имкониятҳо истифода намуда, кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки иқтисодиёти оилаҳои худ ва мамлакатро беҳтар нағоянд.

Бо мақсади рушди иқтисодиёти кишвар "дар замони истиқолият аз ҷониби давлати Ҳукумат ба рушди соҳибкориву сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир гардида, то имрӯз ба соҳибкорону сармоягузорон зиёда аз 110 имтиёз ва сабукиҳои андозиву гумруқӣ пешниҳоид карда шуданд ва шумораи соҳторҳои бақайдигирии давлатии ғаъబонияти соҳибкорӣ аз 4 ба 1, муҳлати бақайдигирии аз 49 то 3-5 рӯз кам карда, ба таври ройгон ба роҳ монда шуда, дар Кодекси андоз дар таҳрири нав, ки амали он аз якуми январи соли 2022 оғоз мегардад, бо мақсади саноатиқонионии бо суръати кишвар, рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва ба ин васила ташкил кардани ҷойҳои нави корӣ аввалин маротиба дар даврони соҳиб-

гардида шумораи корхонаҳои саноатӣ зиёд ва фуруши барқ бо давлатҳои дигар ба роҳ монда шавад ва дар натиҷа ба болоравии рушди иқтисодиёти мамлакат заминҳои мусоидро фароҳам орад.

Пешвои муazzами миллат пайваста кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки шумораи ҷоизи кориро зиёд намуда, шароити иқтисодии мардуми кишварро беҳтар нағоянд ва дар ин баробар, барои беҳтар намудани шароити иқтисодии мардум ва таъмини зиндагонии шоистаи мардум маоши кормандони соҳаҳои муҳтасиф зина ба нина баланд бардошта мешавад. Боиси хушҳолист, ки "аз 1-уми январи соли 2022 музди меҳнати амалкунандаи хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқӯқ 25 фоиз ва дигар кормандони мақомот 20 фоиз ва дигар кормандони мақомоти ҳокимияти ва идоракуни давлатӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигарташкилоту муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, инчунин, стипендию донишҷӯён ва дигар намудҳои стипендию 20 фоиз зиёд карда мегардад...". Вобаста ба ин соҳторҳои даҳлдори мамлакат вазифадор карда шудааст, ки ҷиҳати амали намудани иқдоми мазкур тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд.

Дар Паёми муҳтарам Пешвои миллат як қатор масъалаҳои дигар, ки ба пешрафти ҷаёти мардум мусоидат мекунанд, мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Аз қабили дар панҷ соли минбаъда рушди миёнасолонаи иқтисодиёти дар сатҳи нағоянда аз 7 фоиз, ба дарназардоши ҳалли масъалаҳои бунёду аз навсозии роҳҳо мунтазам ҷорҷӯй карда истодааст".

Дар Паёми муҳтарам Пешвои миллат як қатор масъалаҳои дигар, ки ба пешрафти ҷаёти мардум мусоидат мекунанд, мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Аз қабили дар панҷ соли минбаъда рушди миёнасолонаи иқтисодиёти дар сатҳи нағоянда аз 7 фоиз, ба дарназардоши ҳалли масъалаҳои бунёду аз навсозии роҳҳо мунтазам ҷорҷӯй карда истodaast".

Яке аз самтҳои дигари рушди иқтисодиёти кишвар, ки барои воридоту содирот ва ба ин васила беҳтар намудани шароити иқтисодии мардум замина мегузорад, соҳта ва ба истифода доани роҳҳо мебошад. Муҳтарам Пешвои миллат иброз намудаанд, ки "Ҳукумати мамлакат бо истифода аз тамоми имкониятҳо ҷиҳати ҳалли масъалаҳои бунёду аз навсозии роҳҳо мунтазам ҷорҷӯй карда истodaast".

Соли 2021 ҷоизаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии зиёда аз 11 миллиард сомонӣ идома дорад, ки барои ба кишвари дорон шароити муосири транзитӣ табдил ёфтани Тоҷикистон мусоидат меқунад".

Соли 2021 ҷоизаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии зиёда аз 11 миллиард сомонӣ идома дорад, ки барои ба кишвари дорон шароити муосири транзитӣ табдил ёфтани Тоҷикистон мусоидат меқунад".

Соли 2021 ҷоизаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии зиёда аз 11 миллиард сомонӣ идома дорад, ки барои ба кишвари дорон шароити муосири транзитӣ табдил ёфтани Тоҷикистон мусоидат меқунад".

Соли 2021 ҷоизаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии зиёда аз 11 миллиард сомонӣ идома дорад, ки барои ба кишвари дорон шароити муосири транзитӣ табдил ёфтани Тоҷикистон мусоидат меқунад".

В СВЕТЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Файзуллоева Ф.М. - к.п.н., доцент, заведующая общеуниверситетской кафедрой русского языка Кульбаского государственного университета имени Абуабдуллоҳа Рудакӣ

Важнейшей целью и приоритетным направлением социальной политики Правительства РТ в период независимости было создание национального образования и входжение в атмосферу международного образования.

"Правительство страны постоянно придает первостепенное значение развитию сферы образования, воспитанию и обучению подрастающего поколения. Сегодня Таджикистан имеет дипломатические отношения со 180 странами мира и торгово-экономические отношения со 130 государствами.

Стоит отметить, что все больше жителей Таджикистана изучают русский язык. Молодежь считает, что русский язык открывает им больше возможностей в будущем. С каждым годом число одаренной молодежи все растет. В период независимости число молодежи, которая направилась на учебу за пределы страны увеличилось. Ежегодно более 5 тыс. юношей и девушек направляются для учебы в высшие учебные заведения зарубежных стран" (Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона "Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики" от 21 декабря 2021 года, город Душанбе).

Современная языковая политика в Республике Таджикистан позитивно влияет на изучение русского и других иностранных языков в системе общеобразовательной и высшей школы. Президент Республики Эмомали Рахмон неоднократно отмечал, что языковая политика в стране обеспечивает, наряду с таджикским языком, равноправное функционирование других языков, она даёт возможность овладевать ими. При этом знание русского и английского языков ни в коей мере не может идти в ущерб государственному языку.

Еще девятнадцать лет назад был издан Указ Президента РТ "О совершенствовании преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан" от 4 апреля 2003 года. В целях выполнения указа Главы государства были приняты постановления Правительства страны "О мерах совершенствования преподавания и изучения

Президент Таджикистана, Лидер нации Эмомали Рахмон в своем Послании парламенту 21 декабря 2021 года в очередной раз подчеркнул необходимость повышения качества изучения иностранных языков, особенно русского и английского, на всех факультетах и отделениях высших учебных заведений.

русского и английского языков в образовательных учреждениях Республики Таджикистан в период 2004-2014 годов", "О Государственной программе совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы", "О Государственной программе совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан

и отделениях вузов", - сказал он. В своем Послании Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон также отметил: "Несмотря на то, что учебный процесс в образовательных учреждениях вошел в определенную систему, для большего повышения уровня и улучшения качества образования, подготовки высококвалифицированных кадров, изучения государственного языка, древней



тан на период до 2030 года".

В преамбуле последней программы так излагается цель ее принятия: "Изучение русского языка, как языка межнационального общения и английского языка, как самого распространенного в мире иностранного языка, а также изучение образцовой формы речи на этих языках играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития его нравственных качеств и творческих способностей, и в приобщении к русской, английской и мировой культуре".

Президент Таджикистана, Лидер нации Эмомали Рахмон в своем Послании парламенту 21 декабря 2021 года в очередной раз подчеркнул необходимость повышения качества изучения иностранных языков, особенно русского и английского, на всех факультетах и отделениях высших учебных заведений.

"Почему я все время указываю на эти два языка? - сказал Глава государства. - Так как из шести языков ООН, признанных языками международного общения, два языка - русский и английский". Президент РТ поручил Министерству образования и науки РТ для подготовки преподавателей математики, точных и естественных наук на иностранных языках в вузах педагогической направленности предусмотреть открытие отдельных отделов. "Вообще необходимо улучшить изучение иностранных языков, особенно, русского и английского, на всех факультетах

истории и культуры таджикского народа, соблюдения правил этикета, повышения вкуса школьников к изучению математических, точных и естественных наук, информационных технологий и освоению иностранных языков, в особенности русского и английского, необходимо придавать большое значение".

Из Послания Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона выходит, что в развитие сфер науки, образования, здравоохранения и социальной защиты за счет всех источников финансирования государственного бюджета было направлено более 97 млрд. сомони.

С целью повышения социального уровня населения с 1-го июля 2022 года повысится заработная плата работников органов власти и государственного управления, учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, учреждений сферы социальной защиты и других бюджетных организаций и учреждений, а также стипендия студентов и других видов стипендий на 20 процентов.

Современное решение социальных проблем и создание условий для достойной жизни народа, в том числе путем систематического создания новых рабочих мест, увеличения объема доходов населения, повышения заработной платы работников, пенсий и стипендий являются одним из важнейших задач нашего государства.

Шеъри рӯз

Озар Салим



ИСТИҚЛОЛ

Шеър агар пар мекашад боғи тамошои туро, Дар хати зар мекашад мазмуни зебои туро. Эй хушо, бар ҳоли он шоир, ки дил саршори сидқ Сўи дафтар мекашад оёти пайдои туро. Баски медонад паёмат чист, рӯи лавҳ тифл Як кабутар мекашад асли таманни туро. Ишкро нанг аст аз пирояи сахъву гумон, Сидқу бовар мекашад бар вачд шайдои туро. Дар набарди аҷдаҳои яъс бо килки умедин Дил музaffer мекашад симурғи фардои туро. Сол сий шуд то ҳама парҳои ту шаҳҳар шавад, Зўри шаҳҳар мекашад он бурзу болои туро. Кўҳро аз санг ҳоли мекунад дар як нафас, Он, ки дар бар мекашад аз шавқ минои туро. Дар таги ҳар мисраи мавҷаш наҳанги орзуст, Шеъри Озар мекашад фарёд дарёи туро

ДУ ХИКМАТ

Дўстони азиз! Мо дар ютуб шабакае бо номи "Чаҳонгиршоҳ Рустамшоҳ" созмон додем, ки дар он беҳтарин қиссаҳо нақъл карда мешаванд. Аз ин хотир, ба шабакаи мо обуна шавед ва ғизои маънавӣ гиред!

МУҲАББАТ

Онҳо аввалин бор ба назди равоншинос оилавӣ мерафтанд. Вақти интизорӣ барои қабули равоншиносро ҳам бо ҳархашаю ҷанҷол гузаронданд. Ба ҳамдигар гапҳои пасту баланд гуфтанд. Аз ҳамдигар ранҷиданд ва яқдигарро ранҷонданд. Ин радду бадал ба дилашон зад, магар ки ором шуданд. Навбати мулоқоташон бо равоншинос расида буд. Бағоят асабиву қаҳролӯд буданд. Ба назди равоншинос ворид шуданд. Равоншинос ба ҳардӯшон бодиқат нигаристу авзояшонро пай бурд. Ба онҳо яктои қоғазу қалам дароз карду фармуд, то беҳтарин хислатҳои яқдигарро нависанд...

Чуфти ҷавон дар утоқ равоншинос рӯ ба рӯи ҳамдигар менишаштанд. Миёнашон мизе гузошта шуда буд. Ҳар яке қоғазро аз дasti равоншинос гирифтанд. Аз байн ҷанд вақт гузашт. Дастаншон ба навиштани пеш намерафт. Намехостанд. Равоншинос ҳам лаб намекушод, онҳоро ба ҳоли худ гузашта буд. Дар утоқ ҳомӯшии тӯлонӣ ҳукмфармо шуд. Қоғазҳо рӯи миз гӯё ҳайрон монда буд. Ҳомӯши тӯл қашид. Касе аз онҳо қаламро ба рӯи қоғаз намебурд, балки мутаҳайир ба қоғаз менигаристанд. Баъди ҷанде ҷавон ба навиштани оғоз кард. Ҳамзамон, ҷавонзан ҳам қаламро ба рӯи қоғаз давонд. Онҳо, ки дар ибтидо ба оҳистагӣ менавиштанд, акнун ҳамдигарро диди гӯё муобиби мекарда бошанд, тезҳарракат шуданд.

Қоғазҳо пур шуданд, пур аз сатроҳи хуб дар ҳаққи яқдигар. Боз ҳомӯши ҳукмфармо гардид... Соҳиби меш бо худ гуфт:

- Эй вай бар ман! Бечора шудам. Соҳиби меш наздик омаду пурсид:

- Ҳай шуд?

Дузд гуфт:

- Ҳамёни тиллоям, ки сад динор дар он аст, дар ҷоҳ афторд ва наметавонам онро берун оварам. Агар онро бароям биёварӣ, даҳ динори онро ба тудиҳам.

Соҳиби меш бо худ гуфт:

- Меши ман беш аз як динор намаэрзад, агар ҳамёни ўро биёварӣ ё соҳиби даҳ меш мешавам.

Ўаз андешаи меш фориг шуд ва ба дунболи ҳамёни тилло рафт. Либосҳояшро қашид ва вориди ҷоҳ шуд. Дузд ҳам бедиранг либосҳои ўро бардошту гурҳет ва соҳиби меш илова бар меш либосҳояшро низ аз даст дод.

Таҳсияи Ҷаҳонгир РУСТАМШОҲ

ФАҶОЛИЯТИ САМАРАНОКИ ДОНИШГОХ

Муҳтарам аъзоёни Шӯрои олимон, устодон ва ҳамкасбони гиромӣ!

Паёми имсолаи Президенти мамлакат ба мақоми олии қонунбарори кишвар ба-рои мардуми шарафманди Тоҷикистон воқеан таърихӣ мебошад, зеро ин Паём дар соли сазовор пешваз гирифтани 30-юмини солгарди Истиқлолу озодии Ватани азизамон ироа гардид, ки он ҳамчун сана-ди муҳим ва роҳнома барои фаъолияти минбаъдаи мо ба ҳисоб меравад.

Ҳайати устодону донишчӯёни донишгоҳ кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки ҳадафи пешгирифтаи Роҳбари давлатро ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи саводу мъри-фатноки мардум, тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, ҳувияти миллӣ, арғузорӣ ва омӯҳтани забон, таъриҳ, фарҳанги бостонии тоҷикон, тавсееи доираи донишу ҷаҳонбонии илмиву тех-никӣ ва рушди илмҳои дақиқу табии дар кишвар дастстӣр намуда, дар амалӣ на-мудани он саҳмгузор бошанд.

Ҳозирони гиромӣ!

Ҳайати профессорону омӯзгорони До-нишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар соли 2021 фаъолияти худро дар асоси дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пеш-вои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон, Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бар-номаҳо, консепсияҳо, стратегияҳо, қарорҳои мушовараи Вазорати маориф ва илми ҔТ, низомномаҳо, нақшони корӣ, қарорҳои Шӯрои олимони донишгоҳ ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи маориф ба роҳ монда, корҳои назаррасу муҳимро анҷом додаанд.

Донишгоҳ аз 10 факултет, 35 кафедра (30 таҳассусӣ ва 5 умумидонишгоҳӣ), хоброҳ барои донишчӯён ва омӯзгорон, 6 мар-каз (Марказҳои бақайдигӣ, тестӣ ва омор, фосилавӣ, ТИК, омузиши забонҳо, рушди қасбият ва инноватсия ва ҳунарҳои мар-думӣ), 7 бинои таълимӣ, замин барои гар-мона, майдончаҳои варзиши тобистона ва зимиштона, 7100 чойи нишаст, парки технологӣ, Коллеҷи омӯзгорони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Маркази қасбомӯзӣ дар ноҳияи Мӯъминобод, Кӯдакистони "Ситора"-и на-зди донишгоҳ, Богои фарҳангии фароғатии ба номи Сайдали Вализода дар шаҳри Кӯлоб, Истироҳатгоҳи "Истиқлол" дар ноҳияи Мӯъминобод иборат аст.

Шумораи умумии омӯзгорон дар донишгоҳ иборат аз 549 нафар аст, ки аз миёни онҳо 187 нафарашон занон ва 361 нафа-рашон мардон мебошанд. Аз ҷумлаи омӯ-згорони донишгоҳ 22 нафар соҳиби унвонҳои доктори илм (профессор) мебошанд (Аз ин шумора 7 нафар кормандони асосӣ 15 нафар ҳамкорон).

Шумораи номзадҳои илм ба 115 нафар баланд рафтаст, ки 102 нафарашон кормандони асосӣ ва 13 нафараш ҳамкорон мебошанд.

Дар зинаҳои таҳсили бакалаврият 58 их-тисос-10594 нафар донишчӯ, магистратура 25 ихтисос-185 нафар магистрант ва докто-рантураи PhD 21 ихтисос-72 нафар докто-рант ба таълим фаро гирифта шудааст.

Шумораи донишчӯён айни замон дар таълими рӯзона - 6380 нафар (60%) ва таълими фосилавӣ - 4214 нафар (40%) мебошанд. Аз ҷумла, дуҳтарон 6264 нафар (59,9%) ва писарон 4330 нафар (41%) - ро-ташкӣ медиҳанд.

Бучавӣ: 3182 нафар, аз ҷумла дуҳтарон 2167 нафар ва писарон 1015 нафар; Шартномавӣ: 6967 нафар, аз ҷумла дуҳтарон 3832 нафар ва писарон 3195 нафар ти-бқи квота: 445 нафар, аз ҷумла 265 нафар дуҳтар ва писарон 180 нафарро фарогир мебошад.

Ҳамзамон, 49 нафар ятимони кулл аз инҳо 28 нафараш дуҳтар ва 21 - нафараш писар таҳсил менамоянд, ки ҳамеша аз тарафи раёсати донишгоҳ дастстӣр ёфта, ба онҳо мунтазам қўмакҳои молию пулӣ расонида мешавад. Дар донишгоҳ 69 на-фар донишчӯён имкониятшон маҳдуд мавҷуд аст, ки аз инҳо 33 писар ва 36 дуҳтар мебошанд. Нимятиモン бошанд 585 нафар, аз инҳо 282 писар ва 303 дуҳтар мебошанд. Донишчӯёни иҷоранишин

Суҳанронии ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар ҷаласаи ҷамъбасти фаъолияти Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирализода Абдусалом Мустафо дар соли 2021

2058 нафар аз инҳо 1385 нафар писар ва 673 нафар дуҳтар.

ФАҶОЛИЯТИ ТАЪЛИМИЙ, ДАСТОВАРДҲО ВА ФАРОҲАМ ОВАРДАНИ ШАРОИТ

- 36 адад таҳтаи синфи ҳаридорӣ шуда, таҳтаҳои синфие, ки фарсуда буданд, пурра бо таҳтаҳои нави замонавӣ иваз карда шуданд;

- 491 адад мизу курсӣ ва 80 адад курсии ниммулоим ҳаридорӣ гардид;

- 257 адад барномаи таълимӣ пурра аз нав таҳия карда шуда, дар ШИМ-и донишгоҳ тасдиқ гардидаанд;

- 256 дарсҳои намунавӣ аз ҷониби омӯзгорон гузаронида шуд;

- таъсиси ихтиносҳои нав (бакалаврият 2 ихтинос, магистратура 1 ихтинос ва докторантураи PhD 1 ихтинос);

- донишгоҳ барои таъсиси гурӯҳҳо дар ихтиносҳои молия ва қарз бо забони русӣ ва иқтисодиёти ҷаҳон бо забони англисӣ иҷозат гирифтааст;

- ҳаридорӣ намудани сервери пурти-дор бо мақсади автоматиқунонидани ҷара-енӣ таълим;

- бо мақсади мунтазам натиҷагарӣ на-мудани раванди таълим, холгuzории рейт-ингии ҳарҳаftaинai elektronӣ ташкил карда шуд;

- барои хуб шудани сифати таълим дар донишгоҳ аз як шакли тест ба ҷор шакли тест гирифтани имтиҳон ба роҳ монда шуд;

- барои мұтадил дар самаранок гузаро-нидан имтиҳон шабакаи ягонаи дохили-донашгоҳӣ таъсис дода шуд, барномаи компютерии имтиҳонӣ пурра аз нав карда шуда, дар ҳар як факултет синфҳонаи имтиҳонӣ ташкил карда шуд;

- 2 адад синфҳонаи нави компютерӣ таъсис дода шуд, ки дар маркази таҳсилоти фосилавӣ бо төъодди 32 адад компю-тер ва дар маркази бақайдигӣ, тестӣ ва омор бо төъодди 50 адад компютер таш-кил шудааст;

- таҷдиди соҳтори маркази бақайдигӣ, тестӣ ва омор ва мӯҷаҳозаҳои намудани он ба мизу курсӣ, компютерҳои мусоир ва пурти-тидор (9 адад моноблок);

ФАҶОЛИЯТИ ИЛМӢ-ТАҲҚИҚОТӢ ВА ИННОВАЦИОНӢ

Имсол бо ҷаҳду талошҳои пайвастаи раёсати донишгоҳ Шӯрои диссертатсияни дар самти педагогика ва психология қушо-да шуд.

Аз 549 нафар ҳайати омӯзгорон 91,3%-и онҳо ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ машғул мебошанд.

Тибқи нақшаш баргузории машваратҳои илмӣ 38 ҷорабии гузаронида шуд, аз ҷумла 2 конференсияи илмӣ-амалии ҷум-хурияӣ, 3 конференсияи виляятӣ, 1 кон-ференсияи шаҳрӣ, 18 конференсияи уму-мидонишгоҳӣ ва 14 мизи мудаввар.

Аз ҷониби олимони донишгоҳ 3 мавзӯи фармошии илмӣ-таҳқиқотӣ бо ҷарори Шӯрои ҳамоҳангосии корҳои илмӣ-таҳқиқотии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳқиқӣ қарор доранд, ки роҳбарии онҳоро Ғафуров С., Изатуллоев К., Назаров П. ба уҳда доранд ва маблағузории онҳо 267 192 сомониро таш-кил медиҳанд.

Фонди умумии китобхона дар давраи ҳисоботӣ 101625 номгӯро ташкил медиҳад. Шумораи китобҳои elektronӣ дар соли ҷорӣ ба 1245 расидааст.

Барои ҳаридории китобҳои дарсӣ, бадей ва дастурҳои илмӣ соли ҷорӣ маблағи 122920 сомонӣ пардохт гардид.

Дар соли ҷорӣ 12 нафар омӯзгорон ва 8 нафар донишчӯён ба стипендияи раиси



вилоят, 1 нафар донишчӯёни стипендияи кумитаи ҷавонон ва варзиш, 7 нафар гиран-дагони стипендияи Президентӣ мебошанд.

Дар соли 2021 профессорону омӯзгорон донишгоҳ 11 китоби дарсӣ, 16 монография, 19 вакофи таълимӣ, 21 дастури методӣ ва зиёда аз 875 мақолаҳо ва фу-шурдаҳо, маърӯзаҳои илмӣ таҳия ва нашр намуданд.

Дастовардҳои илмии омӯзгорони донишгоҳ умебдаҳш аст, зеро дар соли равон 24 нафар омӯзгорон донишгоҳ рисолаҳои илмии худро дифъӣ намуда, 5 на-фар барои ҳимоя расман иҷозат гирифта, рисолаи илмии 47 нафар таҳқиқотчиёни соҳаҳои гуногун ба охир расида, дар арафаи ҳимоя ҷарор доранд.

Боиси сарфарозист, ки ЗАФАР МИРЗО-ЁН - мушоҷири ректор оид ба иртибот бо ҷомеа барои силсилаи мақолаҳо дони ҳаёту ғафоилияти сиёсиву ҷамъиятии Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Ҕурсунзода, гоилии озмуни ҷумҳурияවии "Ҕумҳурият" дар Шаҳринав ва ҳисору Ҕурсунзода соҳиби Шоҳҷоиза гашт.

Ҳафтакономаи "Омӯзгор" бахшида ба "Бистсолаи омӯзшиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, ҳаёту ғафоилияти сиёсиву ҷамъиятии Ҕарзинҷони Тоҷикистон" дар соли 2020 то аввали моҳи майи соли 2021 идома ёфт. Ҳурсанди-вар аст, ки Ислом Ғуломов, Қорманди Шо-истаи ҔТ, доктори илмҳои педагогӣ, про-фессори донишгоҳ барои мақолаи "Риё-зидон бояд ҳамадон бошад!" дар озмуни мазкур ҷойи дуюмро соҳиби гардид.

Ҳафтакономаи "Омӯзгор" бахшида ба "Бистсолаи омӯзшиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, ҳаёту ғафоилияти сиёсиву ҷамъиятии Ҕарзинҷони Тоҷикистон" дар соли 2020 то аввали моҳи майи соли 2021 идома ёфт. Ҳурсанди-вар аст, ки Ислом Ғуломов, Қорманди Шо-истаи ҔТ, доктори илмҳои педагогӣ, про-фессори донишгоҳ барои мақолаи "Риё-зидон бояд ҳамадон бошад!" дар озмуни мазкур ҷойи дуюмро соҳиби гардид.

Санаи 10.03.2021 Низомиддин Комилов, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар озмуни беҳтарин маводи журналистӣ "Нерӯи сӯҳан" аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин маводи журналистии ҷан-драсонай" соҳиби "Ҕозизай раиси вилюяти Ҳатлон" ва дипломи дараҷаи 3 гардид.

Санаи 6-уми январи соли 2021 номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Расулови Лутфу соҳиби "Ҕозизай раиси вилюяти Ҳатлон" барои олимони ҷавон гашт.

Дар 35 кафедраҳои донишгоҳ маҳфи-лҳои илмӣ фаъолият мекунанд. Зиёда аз 967 нафар донишчӯён фароғори маҳфи-лҳои фанӣ мебошанд. Натиҷаи фаъоли-яти хуби маҳфи-лҳои фанӣ мебошад, ки дар давраи ҳисоботӣ донишгоҳ ба даст-вардҳои назаррасу ноил гаштанд.

Дар моҳи июли соли 2021 магистранти курси 1-уми ихтиносии физика ва матема-тика Назаров Аминҷон дар Озмуни ҷумҳурияවии олимони ҷавон "Навовари беҳта-

рин", ки бахшида ба 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҕумҳурии Тоҷикистон ва "Бистсолаи омӯзшиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, ҳаёту ғафоилияти сиёсиву ҷамъиятии Ҕарзинҷони Тоҷикистон" дар солҳои 2020-2040 баргузор гардид, сазовори дипломи дараҷаи сеом гардид.

Дар олимпиадаи ҷумҳурияවӣ барои дарёftи Ҕоми Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ки аз фанҳои табиатшиносӣ, ҳаёту ғафоилияти сиёсиву ҷамъиятии Ҕарзинҷони Тоҷикистон Мирзо Ҕурсунзода, гоилии озмуни ҷумҳурияවии "Ҕумҳурият" дар Шаҳринав ва ҳисору Ҕурсунзода соҳиби Шоҳҷоиза гашт.

1. Шарифов Бобошо - донишчӯёни курси 4-уми факултети физика ва математика, ихтиносии физика аз фанни астрономия (ҷойи якум);

2. Аҳмедов Баҳтинер - донишчӯёни курси 4-уми факултети физика ва математика, ихтиносии математика аз фанни математика (ҷойи дуюм);

3. Расулов Кароматулло - донишчӯёни курси 3-уми факултети химия, биология ва география, ихтиносии химия аз фанни биология аз фанни биология (ҷойи сеом);

4. Мустафоев Шодӣ - донишчӯёни курси 4-уми факултети химия, биология ва география, ихтиносии химия аз фанни биология аз фанни химия (ифтиҳорномаи озмун).

5. Сайдзода Тоҷиддин

ка аз фанни математика (ифтихорнома озмун);

5. Фозилов Дилшод - донишчӯи курси 4-уми факултети таърих, ҳуқӯқ ва муносибатҳои байналмилалӣ аз фанни педагогика (ифтихорнома озмун).

Дар даври ҷумҳурияии Озмуни илмӣ-таҳқиқотни донишчӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ - "Донишчӯ ва пешрафти илмию техникий дар солаи 2021" баҳшида ба 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва "Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табииатшиносӣ, дақiqи ва риёй дар соҳаи илму маориф" эълон гардидани солҳо 2020-2040 донишчӯёни мо соҳиби 2 чойи якум, 2 чойи дуюм, 1 чойи сеюм ва 1 ифтихорнома гардианд.

Чойи якум:

1. Робиямӯҳи Хотам - донишчӯи курси 5-уми факултети физика ва математика дар бахши физика (роҳбари илмӣ: н.и.ф.-м., дотсент Тошматов А.);

2. Асадова Саёҳат - донишчӯи курси 3-уми факултети омӯзгорӣ ва фарҳанг, дар бахши математика (роҳбари илмӣ: н.и.п., дотсент Изатуллоев К.).

Чойи дуюм:

1. Файзулаев Раҷабалий - магистранти соли аввали факултети химия, биология ва география, дар бахши биология ва тиб (роҳбари илмӣ: муаллими қалон Қуллаев Ш.);

2. Саймақсуди Ҳаёт - донишчӯи курси 2-уми факултети химия, биология ва география дар бахши география (роҳбари илмӣ: н.и.г., дотсент Баротов Ҷ.).

Чойи сеюм: Ҳамидова Нигина - донишчӯи курси 3-уми факултети омӯзгорӣ ва фарҳанг дар бахши математика (роҳбари илмӣ: н.и.п., дотсент Изатуллоев К.).

Сазовори ифтихорнома: Мустафоқулов Шодӣ - донишчӯи курси ҷоруми факултети химия, биология ва география дар бахши биология ва тиб (роҳбари илмӣ: муаллими қалон Бобоев Б.).

Санаи 23.04.2021 озмуни ҷумҳурияии донишчӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои даррӯғти "Ҷоми рâёsatи Донишкадai сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат" гузаронida шуд. Донишчӯи курси ҷоруми факултети физика ва математика Аҳмедов Баҳтинер аз рӯи равияни математика дар озмуни иштирок намуда, сазовори ҷойи якум, ҷомеаи дипломи дараҷаи 1 гардид.

Санаи 9 январи соли 2021 дар пойтаҳти кишвар шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупории соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш баргузор гардид, ки дар он Латифов Манучехр донишчӯи курси ҷоруми факултети физика ва математика сазовори "ҶОИЗА БАРОИ ШУҶОАТ ВА ҔАВОНМАРДӢ" гардид.

Дар рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби Агентии назорат дар соҳаи маориф баҳогузорӣ карда мешавад, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ нисбат ба солҳои гузашта 5 зина боло, аз мақоми 17-ум ба мақоми 12-ум гузаронida шуд.

Дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби олиммони донишгоҳ ҳамчун муассисаи пешбар 21 тақриз, ҳамчун муқарризи расмӣ 18 тақриз ва 26 тақриз ба автореферат таҳия карда шудааст.

Дар соли 2021 рӯзномаи Анвори дониш 12 шумора нашр гардид, ки төъдоди нашри яқдағъаини он ба 6000 дона барobar мебошад. Дар соли ҳисоботӣ төъдоди умумии мақолаҳо ба 939 агад барobar мебошад, ки аз ин миқдор 603 мақолааш ба қалами омӯзгорон ва 336 мақолаи бокимонда ба донишчӯёни магистрантон тааллӯк доранд. Назар ба соли 2020 433 мақола зиёд мебошад.

Парки технологӣ бо таҷҳизот ва утоқи кории замонавӣ мӯчаҳҳаз гардонida шуда, фаъолияти он рӯз аз рӯз беҳтар гардида истодааст.

Дар соли 2021 кормандони парки технологӣ ба таъмири мизи хатнависӣ, курсӣ, ҷевон, дару тиреза, насиби шиору овезаҳо ва соҳтани кати хоб барои донишчӯён машғул буданд.

Дар бинои асосии донишгоҳ як агад маҷлисгоҳ аз таъмири асосӣ бароварда шуда, 38 агад курсии мuloim, мизи дарозиаш 10 метр, мизи ҳӯрокӯйӣ 1 агад аз тарафи мутахassisони парк соҳта ва ба истифода дода шуданд.

Дар гармҳонаи парки технологӣ дар давоми сол зиёда аз 124235 ҳазор агад

намудҳои гуногуни гулҳои мавсими парвариш гардид.

Маркази технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ. Айни ҳол дар донишгоҳ 614 агад компьютеру ноутбуқҳо ба шабакаи дохилии компьютерӣ пайваст буда, миқдори компьютерҳои ба шабакаи умумиҷаҳонии интернет пайваст ба 286 агад баробар мебошад.

Ҳамарӯза дар донишгоҳ таҳассути сервери ягона 600 компьютери кору фаъолияти карда истодаанд, ки аз ин шумора 312 агад компьютер барои супоридани имтиҳонҳои ҷории донишчӯёни равона карда шудаанд.

То моҳи ноябр соли 2020 дар бинои маъмуруни донишгоҳ суръати интернет 3 мегабит/с буд, ки танҳо маъмуриятро бо интернет таъмин менамуд, ҳоло бошад суръати интернет таҳассути нокили оптикаи ба 12 мегабит/с расонида шуд.

То имрӯз дар донишгоҳ 147 агад камера аз тарафи мутахassisони марказ наасб гардида, аз ин ҳисоб 51 агадашро "Ip camera" ва 96 агадро камераҳои hd - аналог ташкил медиҳанд.

КОРҲОИ ТАРШКИЛӢ-ТАРБИЯВИИ ДОНИШГОҲ

Дар давраи ҳисоботӣ 125 ҷорабинӣ гузаронida шудааст, ки фароғори соҳаҳои фарҳанг, варзиш, сиёсӣ, ВАО, илмӣ ва ғайраро дар бар мегиранд.

ДАСТОВАРДҲОИ ВАРЗИШИИ ДОНИШЧӮЁН

Донишчӯён дар 40 мусобиқаҳои сатҳи вилоятӣ, 30 мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳурияи вилоятӣ, 3 мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда соҳиби 50 агад медалӣ тилло, 20 агад медалии нуқра, 10 агад медалӣ биринҷӣ, 10 нафар номзад ба устоди варзиш, 5 нафар ба устоди варзиш ва 150 нафар сазовори ифтихорномаҳо гардидаанд.

ФАЪОЛИЯТ ДАР САМТИ РАБИТАҲОИ БАЙНАЛМИЛАӢ

Дар доираи ба роҳ монданӣ ҳамкориҳо бо шарикони хориҷӣ миёссар гардид, ки барои рушди самтҳои гуногуни таълим дар донишгоҳ қадамҳои устувор гузашта шавад.

Дар доираи ҳисоботӣ Эрасмус+ EXTEND, ки имсол соли ҷамъъии таҳсилотӣ, ба донишгоҳ ба маблағи 238833,9 сомонӣ таҷҳизоти мусоиртарин ворид карда шудааст.

Дар соли 2021 аз ҳисоби омӯзгорони донишгоҳ 12 нафар сафари омӯзишии байналмилалӣ анҷом додаанд. Ҳамзамон 2 нафар омӯзгорон аз хориҷи кишвар барои табодули таҷриба ба донишгоҳ ташrif овардад.

Дар доираи ҳисоботӣ дуоми Фонди Аврупо Эрасмус+ TRIGGER, ки моҳи январи соли 2021 оғоз шуд, ба донишгоҳ 54495 ёвро = 738 863,3 сомонӣ аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо ҷудо гардид.

Дар доираи ҳисоботӣ мазкур донишгоҳ бо 13 МТОК-и хориҷӣ ва 3 МТОК-и дохилии кишвар ҳамкорӣ ҳоҳад дошт. Инчунин, дар ҳоҳияни сафари омӯзиший ба шаҳри Новосибирск созишиноҳаи ҳамкорӣ бо Бони ботаникии шӯбайи сибирии АИФР, Донишгоҳи давлатии Новосибирск, Донишгоҳи давлатии педагогии Новосибирск ва Донишгоҳи давлатии ҷонибии Афғонистон ҳамчун докторантӣ PhD қабул гардидаанд. Айни замон, дар донишгоҳ 16 нафар донишчӯи хориҷӣ дар зинаҳои гуногун таҳсил менамоянд.



давлатии нафту техникии Уфа оид ба имзо расонидани созишиноҳаи ҳамкорӣ ва дар доираи он ба роҳ монданӣ ҳамкориҳои судманд;

4. Баргузории воҳӯрии мачоӣ бо Донишгоҳи хусусии илмҳои компьютерӣ ва муҳандисии Малайзия;

5. Воҳӯрии ва оғози кор дар доираи ҳисоботӣ "Добрососедство" (Good neighbourliness "Ҳамсояғии нек")-и Кореяи Ҷанубӣ оид ба амали гардонидани ҳисоботӣ "Ҷавонон ва технологияҳои нав".

Дар доираи ба роҳ монданӣ ҳамкориҳо бо шарикони хориҷӣ давоми соли 2021 донишгоҳро миёссар гардид, ки барои рушди самтҳои гуногуни таълим 3 грант ҷалъӣ намояд.

Дар доираи ҳисоботӣ ҳисоботӣ 1. "Такмили барномаҳои таълимии ихтисоси "Биология (биотехнология)" бо мақсади мутобиқгардонии онҳо ба бозори меҳнат" (2 828 989,00 сомонӣ);

2. "Баланд бардоштани малакаҳои ба кор таъминкунни дуҳтарони курсҳои боловии ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ" (маблағи 377 204,58 сомонӣ)-ро ҷамъъӣ намуда, як грант дар доираи Фонди Аврупо ЭРАСМУС+ "TRIGGER" (54495,00 Евро - 694 249,95 сомонӣ);

Дар доираи Ҳарномаи грантии Институти ҷомеаи кушод

3. Оид ба рушд додани малакаҳои таҳлилӣ дар МТОК "Форуми мубоҳисавӣ ҳамчун механизми рушди малакаҳои таҳлилӣ" (маблағи 133 076,00 сомонӣ) ба даст оварад.

Дар давраи қабули донишчӯён барои соли таҳсили 2021-2022 ба донишгоҳ 5 нафар довталаб аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба дараҷаи бакалавриат дар таҳсилоти фосилавӣ ва як нафар аз Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ҳамчун докторантӣ PhD қабул гардидаанд. Айни замон, дар донишгоҳ 16 нафар донишчӯи хориҷӣ дар зинаҳои гуногун таҳсил менамоянд.

ФАЪОЛИЯТИ ШУҶБАИ ҲОҶАГӢ

1. Барои саҳми арзанда гузаштан дар баргузории даври вилоятӣ озмуни ҷумҳурияии "Сайри гули лола" Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар соли 2021 сазовори ҷойи аввалин дипломи мақомоти иҷроияи ҳоқимияти давлатии вилоятӣ Ҳатлон гардид.

2. Кормандони шӯбайи ҳоҷагӣ баҳри ободу зебо гардонидани гирду атрофи донишгоҳ, бӯстонсарайи шаҳри Кӯлоб ба Boni ботаникии шӯбайи сибирии АИФР, Вализода дар давраи ҳисоботӣ 30654 агад гули лола, 12000 агад гули гвоздика, 9762 агад гулкарар, 6543 агад гули гайвардия, 834 агад гули ҳамешаҳоҳар, 3467 агад гули салвия, 35600 агад намудҳои гуногуни гули тағес, 50 ҳазор қаламчаи садбарг ва 265 агад дарахти арча шиннианд.

3. Бо мақсади дар фасли зимистон аз шикастон эмиси нигоҳ доштан ҳамаи дарахтони сояфқан (арҷа)-и гиду атрофи донишгоҳ ва бони фарҳанѓӣ-фароғатии ба номи Сайдали Вализода дарозӣ таҷдидӣ гарданд.

4. Дар назди маркази таҳсилоти фосилавӣ як агад синфҳонаи имтиҳонии динаварӣ дар Ҳарномаи грантии Институти ҷомеаи кушод

гар соҳта ба истифода дода шуд.

5. Бо мақсади таъмин намудани баззай таълими дар назди факултети тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ як агад майдонҷаи сафорӣ соҳта ба истифода дода шуд.

6. Қисмати дохил ва беруни факултети тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ ва шӯбайи мӯҳосибот аз таъмири бароварда шуда 10 агад тирезаҳои шӯбайи мӯҳосибот бо панҷараҳои оҳанин маҳкамати карда шудаанд.

7. Дар соли ҷорӣ дохил ва беруни факултети химия, биология ва география аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда 2 агад дарҳои толори лексионӣ бо дарҳои оҳанин ӣазозӣ ҳамкориҳои донишгоҳро ба оби нушоӣ ва полезӣ таъмин карда истодааст. Илова бар он дар ошёнаи якуми бинои факултети химия, биология ва география як агад синфҳонаи компютерӣ, як агад кабинети сайёҳӣ ва як агад лабораторияи химияи органикӣ ташкил карда шуд.

8. Ҷадр ҳамонӣ, ки дар ин давра қисмати дохил ва беруни факултети таърих, ҳуқӯқ ва муносибатҳои байналмилалӣ ва факултети иқтисоди дар ҳадаҷони ҷомеаи кушод

9. Дар факултети филологияи тоҷикӣ ва журналистика як агад синфҳонаи компютерӣ таъмири ҳамкорӣ намуда, бо мизу курсӣ ва компютерҳои замонавӣ таъмин карда шудаанд. Гайр аз ин, ҳамаи тирезаҳои факултети мазкур бо ҷигпарда (жалюзи) ӣазозӣ ҳамкорӣ гардид.

10. Дар сори ҷорӣ толорӣ фарҳангии донишгоҳ, низ аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда, фарши толор бо ламинат пушонда шуд.

11. Дар ошёнаи сеюми бинои маъмурии толорӣ Шӯрои дифоӣ низ аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда 38 агад курсӣ ва як агад мизи гирди он низ таъмири карда шудаанд. Пардаҳои т

ВОРИДШАВИИ "ФАЛАК" БА ФЕҲРИСТИ МЕРОСИ ФАРҲАНГИИ ГАЙРИМОДДИИ БАШАРИЯТ

СУХАНРОНИИ ТАБРИКИИ

ректори Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, доктори илмҳои педагогӣ,
профессор Мирализода Адусалом Мустафо бахшида
ба ворид гардида мусикии "Фалак" ба Феҳристи меро-
си фарҳангии гайримоддии Созмони
байналмилалии ЮНЕСКО

Ҳамваташони арҷманд!

Ноҳуст ҳамаи Шуморо ва дар симои Шумо аҳли хонаводатонро ба муносибати ғалабаи навбатии ҳалқи тоҷик дар арсаи илму фарҳанг - ворид гардида таронаи "Фалак" ба Феҳристи меро-си фарҳангии гайримоддии башарият аз самими дил табрику таҳсаният мегӯям!

Имрӯз барои тамоми сокинони қишвар, аз ҷумла, барои ҳайати профессорону омӯзгорон, кормандон ва Ҷонишҷӯёни Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ фарҳодору фарҳунда аст, зеро бо ибтикороту талошҳои бевоситаи Асосгузори сулҳу ҳаҷати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтадаром Эмомалӣ Раҳмон, рӯзи 15-уми деқабри соли 2021 дар ҷаласаи 16-уми Кумитай байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи меро-си фарҳангии гайримоддӣ, ки бо иштирикои намояндагони қишишҳои узви ЮНЕСКО дар шаҳри Парижи Ҷумҳурии Фаронса тароқи маҷозӣ баргузор гардид, ворид гардида таронаи "Фалак"-ро ба Феҳристи меро-си фарҳангии гайримоддии башарият расман эълон намуд.

Пешвои миллат дар бораи мусикии миллии тоҷик гуфтаанд: "Санъати мусикии ҳалқи тоҷик таърихи бостонӣ ва рангину пургувонават дорад. Имрӯз дар муҳити нави рушди санъат анъанаҳои беҳтарини он идома доранд ва бо то-бишҳои тоза ҷаҳони маънавӣ ва завқи зебописандии мусоиронро сайқали тоза мебахшанд.

Дар ин радиҷ Шашмақом ва Фалак аз зумраи ганҷинаҳои бебаҳо мебошанд, ки аз қаъри асрҳо то замони мо ҳамчун мусикии классики ҳалқи фарҳангпарвари санъатдӯсти мо ёдгор мондаанд".

Пешвои муаззами миллат пайваста мекӯшанд, ки таронасароҳои Шашмақом ва Фалак ҳамчун ду боли фарҳангии мақомсароии тоҷикон рушду тараққӣ кунанд.

Бо ибтикори Пешвои муаззами миллат, муҳтадаром Эмомалӣ Раҳмон мутобики Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мусикии "Фалак" макоми давлатӣ дода шуда, ҳар сол 10-уми октябр "Рӯзи Фалак" бо тантана ва шукӯҳи хосса таҷлил мегардад. Аз ҳар гӯшаву қарори мамлакат ҳунармандони мардумӣ гирд омада, санъату ҳунари во-лои хешро пешкаши мардум менамоянд. Имрӯзҳо анъанаи эҷодию иҷрои фалаксароӣ дар Ҷонишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода ва Консервато-

киҳои онро меомӯзонанд.

Мардуми мо ба устодони фалаксаро, аз ҷумла Ақа Шариф Ҷӯраев, Одина Ҳошим, Зафар Нозимов, Абдулло Назриев, Гулҷеҳра Содиқова, Мусаввар Минаков, Сафармӯҳаммад Муродов, Тағоймурод Ҳушвақтов, Давлатманд Холов, Нурадӣ Холов ва дигарон арҷ мегузоранд.

Мусикии Фалак, ки ба шеъри тоҷик пайванди ногусастаний дорад ва дар бораи барбатнавоз будани Рӯдакӣ ва шаҳруднавоз будани Ҳофиз ва дуторнавоз будани Саидали Вализода ва монанди он ёдкардҳои фаровон дар корҳои илмии Ҷонишмандони тоҷик дида мешавад ва дар мавриди дӯстии шоҳаншоҳ, Ҳусрави Парвиз бо хунёгари бузург Борбад гуфтаҳои фаровонанд. Ва гуфтаниам, ки мавзӯи Фалак ва паҳлӯҳои гуногуни он ҳанӯз ба таҳқиқоти оlimon ниёз дорад.

Ҷунони қи Фалак дар тарбияи ҳудиминосии милли, ватанпаратӣ ва ҳимояи марзу буми бобоён ниҳоят нақши бузург дорад. Таронаи Фалак таронаи тоҷикон аст, ки мардумро ба яқдилӣ, ғуруру нанги милли, даъват мекунад. Ҳамин аст, ки мавзӯи Фалак ва Шашмақом ба олимони ҷавон, ҳусусан нақши Пешвои муаззами миллат дар рушди ин ҳунарҳои классики, майдони густурда барои пажӯҳишҳои илмӣ мебошанд.

Фалак - мусикии суннатии шифоҳии мардуми тоҷик мебошад, ки тӯли асрҳо ҳамчун ифодагари розу ниёз, талабу ҳостаҳои мардумӣ иҷрои вазифа кардааст. Дар сурди "Фалак", асосан, рубоӣ ва ё дубайтие интиҳои мегардад, ки маънои фаласафӣ дошта, ифшогари розу ниёзи мардум башад.

"Фалак" - маҷмӯи сурӯд ва навои мардуми тоҷик аст, ки бештар дар на-воҳии қӯҳистон маъмул аст. Зеро дар тӯли асрҳо марди қӯҳистонӣ аз мушкилот, нодорӣ, гирудору нобасомониҳои рӯзгор ба таҳомада, рӯ ба қӯҳсор овардаву аз таҳти дил фарёд мезад ва ба ин васила дарду гам ва розу ниёзи ҳудро ба осмонҷову оғаридго-ри оламу одам ифшо менамуд. Фарёди ў дар қӯҳҳо мунъакис гардида, ба фалак мепечид. "Фалак" жанри мусикии қадимаи шифоҳӣ буда, дар тӯли садсолаҳо аз гӯш ба гӯш, аз забон ба забон, аз дил ба дил ба тарзи мактаби "устод-шоғирд" то ба имрӯз расидааст.



лақ" маҷоми давлатӣ дода шуд. Ансамбли давлатии "Фалак"-и Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди фалакҳои ниҳши бориз дорад. Инчунин, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2007, ҳар сол 10 октябр ҳамчун "Рӯзи Фалак" ҷаҳон гирифта мешавад ва ин ҷорабии фарҳангӣ бо тантана ва шукӯҳи шаҳомати ба ҳуд хос таҷлil мегардад. Аз ҳар гӯшаю қарори қишишӣ ва ҳатто аз ҳориҷи он ҳунармандони аслии мардумӣ гирд омада, санъату ҳунари во-лои хешро пешкаши мардум менамоянд. Имрӯзҳо анъанаи эҷодию иҷрои фалаксароӣ дар Ҷонишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода ва Консервато-

ҳамчун маддоҳҳои низ маълум аст. Аз рӯи анъана "Фалак"-ро бо ҳамовозии созҳои мусикии дутор (думбура), ғижак, най (тутак), сетор ва рубоби бадаҳшоӣ, бо ҳамсадоии дафу таблак иҷро мекунанд. Андозаи мусикии фалакӣ бештар ҷанҷӯи ҳаштакӣ (5/8), ҷорҷорӣ (4/4), ҳафт ҳаштакӣ (7/8), шаш ҳаштакӣ (6/8) ва ду ҷорҷорӣ (2/4) мебошанд.

Жанри мусикии "Фалак" ба ғайр аз Тоҷикистон, инчунин дар қисми шимолии Афғонистон ва якчанд вилоёти тоҷикнишини Покистону Ҳиндустон маъмул аст. Аз рӯи анъана матни асосии "Фалак"-ро рубой ташкил медиҳад, вале дар замони мо фалаксароӣ ҳангоми иҷрои сурӯдҳои фалакӣ ба ғайр аз дубайтии рубой, инчунин газа-

"Фалак" - маҷмӯи сурӯд ва навои мардуми тоҷик аст, ки бештар дар навоҳии қӯҳистон маъмул аст. Зеро дар тӯли асрҳо марди қӯҳистонӣ аз мушкилот, нодорӣ, гирудору нобасомониҳои рӯзгор ба таҳомада, рӯ ба қӯҳсор овардаву аз таҳти дил фарёд мезад ва ба ин ҷасиҳи ҳудро ба осмонҷову оғаридго-ри оламу одам ифшо менамуд. Фарёди ў дар қӯҳҳо мунъакис гардида, ба фалак мепечид. "Фалак" жанри мусикии қадимаи шифоҳӣ буда, дар тӯли садсолаҳо аз гӯш ба гӯш, аз забон ба забон, аз дил ба дил ба тарзи мактаби "устод-шоғирд" то ба имрӯз расидааст.

рияи миллии Тоҷикистон ба номи Т. Сатторов мавриди тадрису омӯзиш қарор гирифта, устодону донандагони мардумии ин жанри шеърию мусикии ҳалқамон ба насли ҷавони ҳунармандон сирри нозукиҳои онро меомӯзонанд.

"Фалак" аз бахшҳои созии овозӣ иборат аст. Бахши созӣ мусикии холис буда, овозӣ бо сурӯд, яъне рубоби иҷро карда мешавад. Ҳар қадоме аз ин баҳш ду сабки иҷроӣ дорад: фалаки даштий ва фалаки роғӣ. Фалак таърихи бисёрраса дорад. Таъриҳан дар ду макон Кӯлобу Бадаҳшон ташаккул ёфтааст. Аз ин чости, ки фалаки кӯлобӣ ва фалаки помирӣ мегӯянд. Ҳелҳои жанрии он гуногунанд:

- фалаки даштий,
- фалаки роғӣ,
- фалаки қаландарӣ,
- фалаки сафарӣ,
- фалаки равона,
- бепарвофалак ва дигарон вобаста аст.

Ин санъати иҷроунашондагӣ дар муддати асрҳо ташаккул ва рушд ёфта, мактаби ҳунарии ҳудро низ таъсис до-ааст. Фалак дорои назарияву амалияи боест. Дар Бадаҳшон фалакҳои

лоҳои баландмазмунро аз адабиёти классики ҳудоӣ ва шоирони имрӯзai тоҷик низ истифода менамоянд. Албатта замини, таърихи пайдоиш ва таркиби "Фалак" ягона аст, вале бо назардошти тарзи иҷро, истифода аз созҳои гуногуни мусикиӣ ва мавқеи ҷуғрофӣ "Фалак"-ро ба навъҳои даштий, роғӣ, дарвазӣ, афғонӣ (бадаҳшоӣ) ва қӯҳистонӣ чудо мекунанд. "Фалак" - жанри озод буда, ҳамеша дар ташаккулу тақомул ва таҳаввулу инкишоф аст. Яке аз ҳунарҳои ҳудрои фалак бадоҳатан иҷро гардида монанд. Аз инчунин ҳамон ҳудрои фалак бадаҳшон монанд. Ҳамон ҳудрои фалак бадаҳшон монанд.

Дар поён бори дигар ҳамаи шумо ҳозирини гиромӣ ва дар симои шумо мардуми шарифи Тоҷикистонро бо ворид гардида мусикии "Фалак" ба Феҳристи меро-си фарҳангии гайримоддии башарият табрику таҳрик гуфта, ба замони аҳли илму фарҳанг дар ҷадои ҷониши асарҳои баландмазмуну ҷуғрофӣ дастовардҳои беназир орзу менамояд.

Бигзор ҷароғи қалби ҳаводорону оғарандагони ин санъати нағису бузург ҳамеша дар ҷадои ҷониши асарҳои баландмазмуну ҷуғрофӣ дастовардҳои беназир орзу менамояд.

Бигзор ҷароғи қалби ҳаводорону оғарандагони ин санъати нағису бузург ҳамеша дар ҷадои ҷониши асарҳои баландмазмуну ҷуғрофӣ дастовардҳои беназир орзу менамояд.

30 СОЛИ ҲАМ- БАСТАГИИ ЧАВО- НОН БО ПЕШВОИ МИЛЛАТ



Бо ташаббуси филиали Иттилоқи чавонони Тоҷикистон дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ аксия таҳти унвони "30 соли ҳамбастагии чавонон бо Пешвои миллат" баргузор гардид.

Дар баргузории аксияи мазкур ба тамоми садорати донишгоҳ, раёсат ва шӯъбаҳо тақвими соли 2022-и Иттилоқи чавонони Тоҷикистон бо навиштаоти "Ҳамбастагии чавонон бо Пешвои миллат" дастрас карда шуд.

МУҲОКИМАИ РИ- СОЛАИ НОМЗАДӢ



Санаи 15-уми январи соли равон дар бинои маъмурии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ муҳокимаи рисолаи диссертационии асистенти кафедраи молия ва қарзи факултети молиявию иқтисодӣ Саидов Пайрав Мизробхонович дар мавзӯи "Захираҳои баландбардории самаранокии истеҳсолот дар корхонаҳои КАС (дар мисоли корхонаҳои минтақаҳои агросаноатии Кӯлоби вилояти Ҳатлон)" (роҳбари илмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент Тағоев Ҷумъаҳон Ҳамроевич) баргузор гардид.

Дар муҳокима Рафиев Сафархон, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия, Ҳудоидодова Шарофат, номзади илмҳои филологӣ, дотсент, ноиби ректор оид ба муносибатҳои байналмиллӣ, Каҷкуллоев Абдуҳолӣ, номзади илмҳои иқтисодӣ, декани факултети моливиу иқтисодӣ, Комилов Низомиддин, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи молия ва қарз, Мирсаидов Муҳаммаднаим, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи назарияи иқтисодии донишгоҳ, ва дигар омӯзгорон иштирок намуданд.

Дар рафти муҳокима ҳамчун муқарриз Қурбонов Абдулҳайт Каримович-доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Мирсаидов Муҳаммаднаим-номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи назарияи иқтисодии донишгоҳ, Комилов Низомиддин-номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи молия ва қарз баромад намуда, ҳусну кубҳи рисолаи илмиро арзёбӣ намуда, пешниҳоду тавсияҳои худро ироа намуданд.

Ҳамин тариқ, рисолаи номзадии унвончӯй Саидов Пайрав Мизробхонович бо дарназардошти тавсияҳо барои муҳокима ба зинаҳои минбаъда ба ҳимоя тавсия карда шуд.

Адиби тоҷик Абдуқаҳҳори Қосим са-
зовори ҷоизаи бонуфузи "Нависандай
тиллои ҷаҳон" гардид.

Ҷоизаи мазкур аз ҷониби ташкилоти
ҷамъиятии байналмиллалии даҳ қиши-
вари ҷаҳон- ИМА, Олмон, Англия,
Франсия, Италия, Испания, Украина,
Чин, Ҳиндустон ва Ҷопон таъсис дода
шудааст.

Барои сазовор гардидан ба ҷоизаи
мазкур он адибони боистеъод, ном-
дор ва муваффақи ҷаҳон эътироф кар-
да мешаванд, ки дар осори онҳо ин-
сонпарварӣ, сулҳу субот, накӯкорӣ,
адолату муҳабbat - арзиҳои умуми-
башарие, ки ҳалқҳоро муттаҳid месоз-
анд, таҷассум ёфтаанд.

Ҷоизаи мазкур аз ҷониби ташкилоти
ҷамъиятии байналмиллалии даҳ қиши-
вари ҷаҳон- ИМА, Олмон, Англия,
Франсия, Италия, Испания, Украина,
Чин, Ҳиндустон ва Ҷопон таъсис дода
шудааст.

ЛАСТОВАРДИ БУЗУРГ МУБОРАК БОД!



немисӣ, украинӣ, сербӣ, ҳиндӣ, банголӣ, непалӣ, румӣ, португалӣ, туркӣ, озарбойҷонӣ, туркманиӣ, қирғизӣ ва ғайра тар-
ҷума шуда, дар на-
шрияҳои Русия, Аме-
рика, Непал, Чин, Ру-
миния, Полша, Бангла-
ла, Туркия, Ҳиндуст-
он, Узбекистон ва
дигар давлатҳои дунё
рӯи чоп омада, манзу-
ри хонандагони сер-
шумор гардидаанд.

БОЗ БА ОЗМОИШГОҲИ БИОТЕХНОЛОГИЯ БО МАБЛАГИ 353 000 СОМОНИЙ НАВТАРИН ТАҶҲИЗОТ ВОРИД ГАРДИД!



Чанде пеш дар доираи татбиқи
лоҳаи "Рушди таҳсилоти олий" "Такмили
барномаҳои таълимии иҳтиносӣ биоло-
гия (биотехнология) вобаста ба талабо-

ти бозори меҳнат" дар
Донишгоҳи давлатии
Кӯлоб ба номи Абӯаб-
дуллоҳи Рӯдакӣ бо дас-
тирии Вазорати ма-
ориф ва илми Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ва
Бонки ҷаҳонии рушд
ба маблағи 1 милио-
н сомонӣ таҷҳизоти
озмоишишгоҳӣ ворид
карда шуда, озмоиши-
шгоҳи замонавии био-
технология ифтитоҳ
ёфта буд.

Озмоишишгоҳ дорои таҷҳизоти мусо-
ри таҳлилу таҳсиси маводи гизӣ, ми-
кроорганизмҳо, таркиби об ва дигар ху-

сусиятҳо буда, дар он донишҷӯёни иҳти-
носӣ биотехнологияи факултети химия,
биология ва география донишҳои наза-
риявии андӯхтаи хешро тавассути гузар-
онидани таҷрибаҳо дар амал татбиқ м-
намоянд.

Дар доираи лоҳаи мазкур тӯли 1 сол
омӯзгорон ва донишҷӯёни самти биоло-
гия ва биотехнология ба семинару тре-
нинигҳои такмили иҳтиносӣ ва истифодаи
технологияи нави озмоишишгоҳӣ фаро ги-
рифта мешаванд.

Ифтитоҳи озмоишишгоҳ дар партави
амалигардонии "20-солаи рушди илмҳои
дақиқ, табиӣ ва риёзӣ" падидай назар-
рас ва пурманфиат мебошад. Рӯзи
21.01.2022 низ навтарин таҷҳизот бо маб-
лағи 353 000 сомонӣ ворид гардид!

БАРГУЗОРИИ КУРСИ САЙЁРИ ТАКМИЛИ ИҲТИСОС



Фиев Сафархон, нои-
би ректор оид ба илм
ва инноватсия, Амир-
шоева Нозанин, мута-
хассиси шуъбаи таъ-
лими Донишкадаи так-
мили иҳтиносӣ омӯзго-
рони муассисаҳои таҳсилоти
олии касбӣ назди Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон ва
дигар омӯзгорон иш-
тирок намуданд. Суҳа-
ни ифтитоҳро Амир-
шоева Нозанин ҳусни
оғоз баҳшиданд.

Дар ин курс Юнусӣ
М., профессори Донишгоҳи миллии Тоҷи-
кистон дар мавзӯи "Амсилаҳозии риёзӣ",
дотсент Камолзода С., дар мавзӯи "Педа-
гогика ва психологияи мактаби олий", дот-
сент Зокиров С., дар мавзӯи "Математи-

каи мусоир ва таълими он дар мактаби олий"
ва дигар профессорону дотсентони Дониш-
гоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзӯҳои доир
ба самти физика ва математика ба омӯзго-
рон дарс хоҳанд гуфт.

БАРГУЗОРИИ ҶАЛАСАИ РАҶСАТ



Санаи 18-уми январи соли равон дар
маҷlisgoҳи бинои маъmuриi Дoniш-

гоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абӯаб-
дуллоҳи Рӯдакӣ
чала-
саи Раҷса-
ти донишгоҳ
багузро
гардид.

Дар ҷала-
саи ректори
donishgoҳ
doktori
ilmi pedago-
gika, profes-
sor Mirali-
zoda Abdus-
alam Musta-
fao, noibon,

деканҳои роҳбарони соҳторҳои до-
niшgoҳ iшtirok doštand.

Дар ҷала-
саи зimistona, imtiyonsupori
doniшchӯen mushkiloti dar
in samti mawridi
barasai karor girift.

Dekanhoyi facultetxoy vobasta
saxsia va azhudkunio iшtirok
doniшchӯen
dar imtiyoxon
xisbot doddan.

Professori Mirali zoda Abdusalam
Mustafo қайд karand, ki: "Ҳар як mush-
kil, ki zimisti imtiyonsupori ba miy়on
meoyd, fawran ҳal karad shavad. Do-
niшchӯen boyad az imtiyoxon sупoriada
hudojanmand garad."


Inchunin, vobasta
azhudkunio
doniшchӯen
dar sessia
zimistona dekan
mavlyumot doddan
va mushkiloti
dar in samti
mawridi
barasai karor
girift. Rectori
doniшgoҳ
professor
Mirali zoda
Abdusalam
Mustafo oidi
ba mushkiloti
choidoшta
dekan
sупori
xatayi doddan.

2021: ФАЛЬОЛИЯТИ ДОНИШГОҲ ДАР РАҚАМҲО

МУҶОИСАИ ГУРӯҲҲОИ ТАЪЛИМИЙ ДАР 5 СОЛИ ОХИР:


Солҳои таҳсил	Ҳамагӣ	Рӯзона	Ғоибона	Фосилавӣ
2017-2018	376	244	114	18
2018-2019	387	258	91	38
2019-2020	419	279	72	68
2020-2021	458	314	42	102
2021-2022	421	294	0	127

45 гурӯҳ дар 5 соли охир зиёд шудааст




Шумораи умумии омӯзгорон дар Донишгоҳ иборат аз 545 нафар аст, ки аз миёни онҳо 187 нафарашон занон ва 358 нафарашон мардон мебошанд. Аз ҷумлаи омӯзгорони Донишгоҳ 20 нафар соҳиби унвонҳои доктори илм (профессор) мебошанд (Аз ин шумора 7 нафар кормандони асосӣ ва 13 нафар ҳамкорон) мебошанд.

Шумори номзадҳои илм ба 113 нафар баланд рафтааст, ки 102 нафарашон кормандони асосӣ ва 11 нафарош ҳамкорон мебошанд.




ШУМОРАИ УМУМИИ ДОНИШҔҮЁН (таълими рӯзона ва фосилавӣ)

Шумораи умумии донишҷӯён: 10668н



НАТИЧАИ АТТЕСТАЦИЯИ ДАВЛАТИИ ХАТМ - 2021 (таълими рӯзона, фосилавӣ, ғоибона ва магистратура)



ТЕҶДОДИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИЮ КОММУНИКАЦИОНӢ:



2. Кормандони шӯбайи хоҷагӣ баҳри ободу зебо гардонидани гирду атрофи донишгоҳ, бустонсарио ш.Кӯлоб ва боғи фарҳангӣ-фарогатии ба номи С.Вализода дар давраи хисботӣ 30654-адад гули лола, 12000-адад гули гваздика, 9762-адад гулкарар, 6543-адад гули гайвардия, 834-адад гули ҳамешабаҳор, 3467-адад гули салвия, 35600-адад намудҳои гуногуни гули тағес, 50-ҳазор қаламчай садбарг ва 265-адад дарахти арча шинониданд.

3. Бо мақсади дар фасли зимистон аз шикастан эмин нигоҳ доштан ҳамаи дарахтони сояфкан (арча)-и гиду атрофи донишгоҳ ва боғи фарҳангӣ-фарогатии ба номи С.Вализодаро пурра тоза карданд.



ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБРО ИНТИХОБ НАМО!

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ аз ҷумлаи аввалин муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат дар ҷануби Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Он дар омода намудани қадоҳои баландхитисоси ҳочагии ҳалқи ҷумҳурии азизамон нақши муассисе дорад.

Донишгоҳ қабули довталабонро барои соли таҳсил 2020-2021 дар 10 факултет бо 55 ихтинос ҷӯён менамояд. Бо интихоби Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ояндаи дурахшон Шуморо дар пеш аст.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дорои ҳобгоҳи замонавӣ барои донишҷӯёну омӯзгорон, 8 марказ, аз ҷумла маркази омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ, табъу нашр, рушди касбият, ихтироъкорони ҷавон, ҷунарҳои мардумӣ, синдоноҳои муҷаддаз бо технологияи замонавӣ, китобхонаи барҷаво, китобхонаи электронӣ пайваст бо интернети баландсуръат, маҷлисгоҳҳои замонавӣ, синдоноҳои лингофонӣ, варзишгоҳҳои тобистонаву зимиштонаи мутобиқ ба талаботи муосир.

Парки технологӣ, қитъаҳои таҷрибавии истеҳсолӣ, лабораторияҳо, маркази касбомӯйӣ, литсей, коллеҷи омӯзгорӣ, сомонаи расмӣ, нашрия, маҷаллаҳои илмӣ, лагери истироҳатӣ, қӯдакистон, борги фарҳангӣ-фароғатӣ, шаҳраки донишҷӯёни, ошхонаҳои муосиру замонавӣ, марказҳои хизматрасонии компютерӣ буда, ба муҳассилин 588 нафар муҳассисони соҳибаҷриба, профессорон ва докторону номзадҳои илм таълим медиҳанд. Ҳамчунин, дар донишгоҳ курсҳои кӯтодмуддати тайёрии донишгоҳ амал мекунанд, ки довталабонро аз рӯйи қластерҳои тахассусии Маркази миллии тестиҳии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон омода менамояд.

Донишгоҳ таҳсилро дар таълими рӯзона, ғоибона ва таҳсилоти фосилавӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда, ҳамчунин, барои идомаи таҳсил баъди ҳатми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, маълумоти дуюм аз ихтиносҳои мавҷуда имконият муҳайё кардааст.

Маҳз фаъолияти густурдаву бисёрсолаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ буд, ки бо қарори Ташкилоти байнамилалии сертификати сифати аврупоии Институти Шведсариягӣ (Донишгоҳи Оксфорди Британияи Кабир) соҳиби Иҷозатнома (литсензия) ва Сертификати байнамилалии сифати Аврупо (Чоиза) гардид.

Дар донишгоҳ маҳфилҳои гуногуни илмӣ фаъолият менамоянд, ки донишҷӯёни бевосита аъзои онҳо буда, савии дониши ҳудро сайқал медиҳанд ва тавассути ин маҳфилҳо дар олимпиадаву озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён мегарданد.

Дар донишгоҳ шуъбай таёргунӣ ва азnavtaiyerkunii қадрҳо, шуъбай магистратура, докторантураи Ph.D фаъолият менамояд, ки дар омода намудани қадрҳо саҳми беназир дорад. Танҳо дар соли 2021 аз ҳисоби омӯзгорон - ҳатмкунандагони донишгоҳ 24 нафар рисолаҳои номзадӣ дифоъ намуданд.

Эзоҳ: маблағи шартномаи таҳсил, ки дар ҷадвал нишон дода шудааст, дар баъзан ихтиносҳо, ҳаҷтимол таҷиیر ёбанд.

Номи пурра: Муассисаи давлатии таълимини "Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ"

Суроға: 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Ҳатлон, ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров, 16.

Тел.: 8(33-22) 2-35-06, 2-35-09,
факс: 8(33-22) 2-35-06

Нишонии электронӣ: info@kgu.tj
Сомонаи интернетӣ: www.kgu.tj



Ихтиносҳо

			Таълими рӯзона ройгон ва пулакӣ	Таълими фосилавӣ ройгон ва пулакӣ	Забони таҳсил
1	1020505	Информатика	2590	2500	тоҷикӣ
2	1020501	Математика	2590	2100	тоҷикӣ
3	131030302	Математикаи амали	2260	0	тоҷикӣ
4	1020602	Технология (аз рӯи самтҳо)	2300	0	тоҷикӣ
5	102050401	Физика. Математика	2590	2100	тоҷикӣ
6	102050403	Физика. Таълими меҳнат	2260	0	тоҷикӣ
7	131 03 04 08	WEB-дизайн ва графикаи компютерӣ	2635	2500	тоҷикӣ
8	131 03 04 02	Таъмини барномавии низомҳои автоматизатсия	2635	0	тоҷикӣ
9	102060102	Технология (меҳнати техники ва нақшакашӣ)	2300	0	тоҷикӣ
10	125010403	Андоз ва андозбани	4500	0	тоҷикӣ
11	125010803	Бахисобигирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ	4650	3500	тоҷикӣ
12	1020402	География	2240	0	тоҷикӣ
13	13102010203	Географияи сайёҳӣ ва менечменти сайёҳат	2800	2650	тоҷикӣ
14	102040503	География. Ихтисолиёт	2700	0	тоҷикӣ
15	126010101	Идораи мақомоти маҳали	4650	0	тоҷикӣ
16	1250103	Ихтисолиёти ҷаҳонӣ	4650	0	тоҷикӣ, англисӣ
17	1250107	Ихтисолиёт ва идора дар корхона	4500	3500	тоҷикӣ
18	125010402	Кори бонки	4200	0	тоҷикӣ
19	1260203	Маркетинг	4200	3500	тоҷикӣ
20	126020206	Менечменти иҷтимоӣ (маориф)	4200	3500	тоҷикӣ
21	1250104	Молия ва карз	4200	0	тоҷикӣ, русӣ
22	126 02 02 03	Менечменти инноватсияӣ	4200	3500	тоҷикӣ
23	1890101	Сайёҳӣ ва меҳмондорӣ	2800	0	тоҷикӣ
25	1020302	Забон ва адабиёти рус	2760	2650	русӣ
26	102030401	Забон ва адабиёти рус. Забон ва адабиёти тоҷик	2760	0	русӣ, тоҷикӣ
27	1020301	Забон ва адабиёти тоҷик	2700	2200	тоҷикӣ
28	1-020303	Забон ва адабиёти тоҷик. Ихтиноси иловагӣ (Маърифати оиладорӣ)	2700	0	тоҷикӣ
29	102030601	Забони англисӣ. Забони олмонӣ	3560	0	англисӣ
30	1020306	Забони ҳориҷӣ (англисӣ)	3560	0	англисӣ
31	1020307	Забонҳои ҳориҷӣ (забони англисӣ - хитонӣ)	3560	0	англисӣ
32	121050103	Забоншиносӣ ва технологияи нави иттилоотӣ	2400	0	тоҷикӣ
33	1230111	Китобхонашиносӣ ва китобшиносӣ (аз рӯи самтҳо)	0	2200	тоҷикӣ
34	103 03 05-02	Логопедия. Тахсилоти ибтидой	2350	0	тоҷикӣ
35	103 03 08-01	Олигофренопедагогика. Тахсилоти томактабӣ	2350	0	тоҷикӣ
36	1230108	Рӯзноманигорӣ	2700	0	тоҷикӣ
37	103 03 06-01	Сурдопедагогика. Тахсилоти томактабӣ	2350	0	тоҷикӣ
38	1010201	Тахсилоти ибтидой	2350	2200	тоҷикӣ
39	1010202	Тахсилоти ибтидой. Ихтиноси иловагӣ	2350	2200	тоҷикӣ
40	101020203	Тахсилоти ибтидой. Санъати мусикӣ	2350	0	тоҷикӣ
41	1010102	Тахсилоти томактабӣ. Ихтиноси иловагӣ	2350	2200	тоҷикӣ
42	1030403	Равоншиносӣ амали	2350	0	тоҷикӣ
43	101 02 02-02	Тахсилоти ибтидой. Санъати тасвири	2350	0	тоҷикӣ
44	1020101	Таъриҳ	2350	2200	тоҷикӣ
45	1020102	Таъриҳ. Ихтиноси иловагӣ (хукуқ)	3400	3100	тоҷикӣ
46	1230101	Муносибатҳои байнамилали	4300	0	тоҷикӣ
47	1-26 01 02	Идораи давлатӣ ва хукуқ	4300	0	тоҷикӣ
48	1-230106-0103	Сиёсат ва идораи давлатӣ	4300	0	тоҷикӣ
49	1-02010205	Таъриҳ. Диншиносӣ	3400	0	тоҷикӣ
50	1-2103010111	Таърихи дин	2350	0	тоҷикӣ
51	1020102	Таъриҳ. Таърихи дин	2350	0	тоҷикӣ
52	131010103	Биология (биотехнология)	2800	0	тоҷикӣ
53	1020404	Биология. Экология	2800	2650	тоҷикӣ
54	102040601	Химия. Биология	2800	2650	тоҷикӣ
55	1020406	Химия. Экология	2800	2650	тоҷикӣ
56	1030201	Тарбияи ҷисмонӣ	2650	2500	тоҷикӣ
57	1030202	Тарбияи ҷисмонӣ. Омодагии дифоъи ҳарби	2650	2600	тоҷикӣ

ОЛИМИ АСИЛ ВА ИНСОНИ КОМИЛ



Пешрафту тараққиёти чамъияти инсониро бе нақши олимону устодон тасаввур намудан гайримикон аст. Маҳз ҳаминро ба инобат гирифта Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини фаъолияти худ доир ба нақш ва мақоми олимон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда, дар баромадҳои худ пайваста аз хизматҳои онҳо ёдовар шуда, онҳоро ҳаматарафа дастгирӣ менамоянд.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ таърихи 77-сола дошта, дар ҷумҳурий ва берун аз он бо олимону дастпарварони худ нақш ва мақоми хосай ҳудро доро мебошад. Қобили зикр аст, ки ҳатмкунандагони ихтисосҳои гуоногуни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ имрӯҳо дар соҳаҳои гуоногуни ҷумҳурий кору фаъолият намуда истодаанд, ки боиси ифтиҳори мо мебошанд. Вобоаста ба ин, мо меҳоҳем гуфтаҳои ҳудро дар атрофи яке аз шахсиятҳои маъруғи соҳаи илмҳои педагогӣ номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Иброҳимов Грез, ки ўро дар ҷумҳурий ва берун аз он мешиносаду қадр менамоянд, исбот намоем.

Устод Иброҳимов Грез 3.05.1942 дар дехаи Феши ноҳияи Муъминобод таваллуд шуда, имсол ба синни мубораки 80-солагӣ мерасанд. Устод Иброҳимов Грез яке аз шахсиятҳои мебошад, ки нақши он дар рушду нумуи илмҳои педагогӣ ва тайёр намудани мутахассисони баландиҳтисоси доро дараҷа ва унвони илмидошта ниҳоят қалон мебошад. Таҳти роҳбари он Назаров Ҳотамшо (муовини ректор оид ба тарбия), Шарипова Одінамо (декани факултети филологияи рус) рисолаҳои илми худро дифоъ намуда, соҳиби дараҷа ва унвони илмӣ гаштаанд. Айни замон ассистентони кафедраи умумидонишгоҳии педагогика Абдуллоҳони Ҳамроҳон, Ҳолматова Мумина, Ғарзонаи Сайфиддин ва асистенти кафедраи забони англӣ Сангимадов Фарруҳ зери роҳбари устод рисолаҳои илми худро дифоъ намуда, соҳиби дараҷа ва унвони илмӣ гаштаанд. Устод Иброҳимов Грез яке аз устодони фаъоли қадрда ба ҳисоб рафта, зери роҳбари устод як қатор асаҳрои педагогию методӣ аз қабили: "Мазмун ва методикаи кори роҳбари синф". Кӯлоб - 1987, 34 саҳифа, "Тавсияҳои методӣ дар бораи таҷрибаи педагогии донишҷӯён". Душанбе 1989, 21 саҳифа, "Роҳҳои фаъолгардонии тарбияи интернатсионалии хонандагон дар мактаб". Кӯлоб - 1990, 32 саҳифа, "Мазмун ва методикаи кори роҳбари синф дар мактаб". Кӯлоб - 1990, 34 саҳифа, "Мазмун ва мундариҷаи корҳои тарбияӣ дар мактаб". Кӯлоб - 1992, 32 саҳифа, "Коргузорӣ ва роҳбари педагогӣ ба корҳои тарбияӣ дар мактабҳои олий". Кӯлоб - 1995, 40 саҳифа, "Тарбияи байнамилалии хонандагони синфҳои 5-6 ҳангоми корҳои таълимӣ ва беруназ-синфӣ (дар мисоли таълими адабиёт, таъриҳи ва география)". Кӯлоб - 1998, 45 саҳифа,

фа, "Таҷрибаҳои педагогӣ, истеҳсолӣ, бostonшиносӣ, фолклоршиносӣ". Кӯлоб - 2003, 70 саҳифа, "Роҳҳо ва методҳои ташкил ва гузаронидани машгулиятҳои таълимӣ". Кӯлоб - 2004, 74 саҳифа "Тарбияи байнамилалии хонандагони синфҳои 5-6 ҳангоми корҳои беруназсинфӣ ва таълимӣ". Кӯлоб - 2005, 120 саҳифа, "Гардиши айём". Душанбе - 2013, 60 саҳифа, "Афкори иҷтимоии мутафакирони тоҷик". Душанбе - 2013, 80 саҳифа, "Роҳҳо ва методҳои ташкил ва гузаронидани машгулиятҳои таълимӣ". Кӯлоб - 2015, 72 саҳифа, "Асосҳои педагогии корҳои таълимӣ тарбияӣ дар фаъолияти омӯзгорони ҷавон". Душанбе - 2017, 225 саҳифа, "Инъикоси фикрҳои иҷтимоӣ ва ахлоқӣ дар осори мутафакирони тоҷик". Душанбе - 2018, 157 саҳифа, "Дарси маърифат". Душанбе - 2019, 180 саҳифа.

Ногуфта намонад, ки аз таълифоти нашрнамудаи устод дар мактабҳо ва дошишгоҳо ба ҳубӣ истифода менамоянд. Таълифоти нашрнамудаи устод ба омӯзгорону донишҷӯён ҳамчун ёрии методӣ хизмат карда метавонанд. Ҳамзамон, аз ҷониби устод дар мачаллаҳои илмӣ ва рӯзномаҳои даврӣ зиёда аз 100 маҷлаҳои илмиву оммавӣ аз нашр баромадааст, ки онҳо ба масалаҳои таълиму тарбия ва сифатҳои баланди ахлоқӣ бахшишда шудаанд.

Устод Иброҳимов Грез қобилияти ҳубӣ ташкилотчиӣ дошта, дар даврони фаъолияти кориашон дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар як қатор вазифаҳои пурмасъулият, аз қабили солҳои 1992-1993 сардори шӯббаи таълим, солҳои 1993-1998 - сардори шӯббаи тарбия, солҳои 1998-2005 - ноиби ректор, солҳои 2005-2009 - декани факултети филологияи тоҷик кору фаъолият намудаанд. Дар даврони фаъолияти кориашон дар ин вазифаҳои пурмасъулият соғдилона хизмат намуда, обӯр ва мақоми ҳудро дар сатҳи ҷумҳурий баланд бардоштанд.

Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тоҷикистон хизматҳои шоёни фаъолияти ташкилотчиӣ устод Иброҳимов Грезро ба инобат гирифта, вайро ба як қатор унвони ифтиҳорномаҳо аз қабили "Медали 20-солагии Галаба дар Ҷангӣ Бузурги Ватаниӣ, солҳои 1941-1945 (1965), "Аълоҷии маорифи Тоҷикистон" (1993), "Ифтиҳорнома"-и Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон (1995), "Корманди Шоистаи Чумхурии Тоҷикистон" (1999), Нишони "2700-солагии Кӯлоб" (2006), "Ифтиҳорнома"-и Академияи таҳсилоти Тоҷикистон сарфароз гардонида шудааст.

Шахсан ҳуди ман аз устод Иброҳимов Грез ниҳоят қоноатманд буда, вай пайваста дар раванди фаъолияти корӣ ва ҳуҷҷатнигории кафедра ба ман ёрии ҳудро дареф намедоранд. Дар фаъолияти кории минбаъдаашон мо ба устод Иброҳимов Грез пеш аз ҳама тани сиҳат ва барору муваффақият таъмин дорем.

ПарвизЛОИКОВ, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, муддири кафедраи умумидонишгоҳии педагогика

БУНЁДИ МАОРИФИ МИЛЛӢ - ҲАДАФИ МУҲИМТАРИН

27-апрели соли 2000 Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори нахустин Паёмашонро "Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Чумхурии Тоҷикистон" дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон баён карда буданд.

Дар солҳои баъдина бошад, Паёми яке аз беҳтарин дастурҳои раҳнамунсоз дар ободкорию созандагиҳои Тоҷикистони азиз ва наин ғардид.

Дар ҳақиқат, паёме, ки рӯзи 21-уми деқабри соли 2021 пешниҳод ғардид, дар он ягон соҳа аз мадди назари Пешвои миллат дур намонда, ҷун анъана дар ин раванд таҳлилҳои ҳаққонӣ мақоми меҳварӣ доштанд. Раванди рушди иҷтисодию иҷтимоии мамлакат дар 30 соли соҳибис-

чомеа буда, тамоми табақаҳои қишироҳи муҳталифи аҳолӣ ба низоми омӯзиш ниёз доранд. Аз ин хотир, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ таъқид доштанд: "Дар даврони соҳибистикӣ ми бунёди маорифи миллӣ ва ворид гардидан ба фазои таҳсилоти байналмилалиро ҳадафи муҳимтарин ва самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукumatи мамлакат қарор додем. Зеро мо ҷунин мешуморем, ки бунёди миллат аз маориф оғоз мёбад ва ғамхорӣ нисбат ба маориф сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсонӣ ва ояндаи ободи давлат ва Ватан мебошад".

Дар татбиқи амалии ин дастури роҳбарӣ давлат маstryūliyatiносӣ, дилу нияти пок ва заҳмати ҳамешагии ҳама омӯзгорон, инчунин кормандони бахши маориф ва илми қишивар зарур аст. Ҳамаи коршиносону мутахassisони соҳаи маориф дар на-



тиқолӣ аз ҷониби роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди таҳлил қарор гирифт. Алоқаманд ба ин вазифаҳои сатҳи гуоногуни ҳокимияти давлатӣ ва дигар субъектҳои ҳоҷагидори барои амалигардонии ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумат барои оянда муайян намуданд. Пешвои миллат таваҷҷӯҳи мардумро ба роҳҳои дар оянда дар арсаи ҷаҳонӣ аз ҷиҳати рушди иҷтисодию иҷтимоӣ бозҳам хубтар муаррифӣ ғардидани Чумхурии Тоҷикистон ҷалб намуда, ба тарбияи ахлоқию маънавии ҷавонон эътибори бори дигар таъқид карданд.

Дастуру пешниҳодҳои сарвари давлат дар бобати эълон ғардидани панҷсолаи рушди саноат тақмилдиҳии сиёсати молиявӣ, банизомдарии санҷиҷоҳи фальолияти субъектҳои ҳоҷагидорӣ ба дастгирӣ рушди соҳибкорӣ дар мамлакат нишондад, ки он дар навбати ҳуд боиси ганӣ гаштани буҷетӣ давлатӣ ҳоҷад шуд.

Дар Паёми навбатии Пешвои миллат барои боз ҳам баланд намудани сатҳи сифати таҳсилот, омода кардани кадрҳои баландиҳтисос, омӯхтани забони давлатӣ, таъриҳи фарҳанги бостонии ҳалқи тоҷик, боло бурдани завқу рағбати хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табииатшиносӣ, технологияи иттилоотӣ ва аз ҳуд кардани забонҳои ҳоҷӣ, махсусан, забонҳои русиву англӣ мавриди таваҷҷӯҳи хоса қарор гирифт. Имрӯз мо комилан дарк менамоем, ки Пешвои миллат ба рушди соҳаи маориф ва таълимӣ тарбияи насли наврас ҳамеша аҳамияти аввалиндарача медиҳад. Ёдрас намудан ба мавридӣ аст, ки низоми маориф муҳимтарин руҳни иҷтимоӣ-фарҳангии зиндавигу фаъолияти ҷомеа, яъне наздикишавии шаҳс ба арзишҳои олии маънавию ақлонӣ низ фарорӣ ҳоҷад шуд. Боиси сарфарозӣ ми маорифчиёни қишивар аст, ки Паёми Пешвои миллат дар рушди соҳаи маориф ва самтирии асоси дар омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табии тарбияи насли наврас ҳамеша аҳамияти аввалиндарача медиҳад.

Сиёсати маорифпарваронаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ми - омӯзгорон ҷарори раҳнамо буда, ҷиҳати расидан ба мақсади наҷиб, ки он ҳам баланд бардоштани сатҳи сифати таҳсилот ва омода кардани кадрҳои баландиҳтисос мебошад, мусоидат менамояд. Бунёди маорифи миллӣ натанҳо фарғориши маллакаҳои муайянни ақлониву истеҳсолист, балки шароити фарҳангии зиндавигу фаъолияти ҷомеа, яъне наздикишавии шаҳс ба арзишҳои олии маънавию ақлонӣ низ фарорӣ ҳоҷад шуд. Барои ҷомеа ҳамо ғардиши ҳадафҳои сарфарозӣ ми маорифчиёни қишивар аст, ки Паёми Пешвои миллат дар рушди соҳаи маориф ва самтирии асоси дар омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табии тарбияи насли наврас ҳамеша аҳамияти аввалиндарача медиҳад.

Курбон ЗАЙНАЛОВ, саромӯзгори кафедраи фалсафа

донишҷӯ

ЗАБОНИ БАРНОМАРЕЗӢ ВА ИМКОНИЯТҲОИ ОН

Мирзоева Ш., магистранти соли 1-уми ихтисоси математикаи амали

Омӯхтани математика ҳангоми барномасозӣ дар забони JavaScript ниҳоят шавқовар аст.

Дар рафти таълими фанҳои математика ва дигар фанҳо мо аз имкониятҳои технологияҳои компютер ба тавр веъси истифода бурда метавонем. Дар забони барномасозии Java Script (JS) сенариоҳо дар асоси тегаи `<script>` дар ҳуҷҷати асосӣ навишта мешаванд.

Сандадҳои таҳжикардашуда дар забони JS дори қисмати иловагии номи ё мебошанд. Ҳангоми таҳжии барнома бошад, аз ҳама бештар маълумотҳои навъҳон гуногундоста ба мисли: string, numbers, boolean, null истифода бурда мешаванд.

Ҳамаи функцияҳои стандартӣ тавассути функцияи function навишта шуда аз тарафи истифодабаранд муйянӣ карда мешавад.

Объектҳои забони JS дори навъи маълумотҳои объект мебошанд. Тагйирбандан навъи объект-ро ба таври оддӣ инчунин объекти корӣ меноманд, ки дар он объектҳо нигӯҳ дошта мешаванд.

Тагйирбандоҳои глобалӣ - дар сенариоҳо ҳамчун як қисмати тегаҳои head ва тегаи body ва тагйирбандоҳои локалӣ дар бадани асосии функцияи муйянӣ карда мешаванд.

Дар ин до мо ба мағұмҳои асосӣ, операторҳои мантиқӣ, татбиқи математика, имкониятҳои синфи Math шинон мешавем. Сарравал мағұмии оператор ва маъни асосии онро дида мебароем. Операторҳо гуфта рамзҳои маҳсусеро мегүйнд, ки ба ин ё он амалиёт вобаста аст, Масалан, амалиётҳои ҳамъ, зарб, тақсим, муқойисакунӣ. Тамоми операторҳои дар забони Java истифодашавандаро ба синғҳо ҷудо мекунанд.

Аксарияти қисматҳои омӯхташаванди мо бештар ба коркарди маълумотҳои аддӣ, ҳисоб намудани бузургии нав ва гайраҳо мансуб аст.

Дар забони барномасозии JavaScript нисбат ба дигар забонҳои барномасозӣ танҳо як навъи маълумотҳо аз ҳама бештар истифода бурда мешаванд: Number. Ин маъни онро дорад, ки новобаста аз навъи додашудаи аддӯҳо дар забони барномасозии JavaScript онро ба навъи он монанд кор карда мебароид.

Барои ҷуфти тағйиғандоҳо эълон намудан номҳои онҳоро муйян менамоем:

```
var myInt = 5;
var myFloat = 6.667;
myInt;
myFloat;
```

Дар ҳарду маврид бояд навъи "number" истифода барем, пас ин амал корӣ моро осон мегардонад.

Операторҳои арифметики. Операторҳои арифметики - ин операторҳои асосӣ ба шумор рафта онҳоро бо мақсади иҷро намудани амалиётҳои арифметики истифода мебаранд. Одатан ададҳои дар амалиётҳои арифметики истифодашавандаро операнд (operands) меноманд.

Баъзан мисолҳои дидашуда натиҷаҳои лозимаро дода наметавонанд. Барои чунин амал ба вӯдуд меоянд? Барои ба ин савол ҷавоб додашуда тартиби иҷрошавии амалиётҳоро дидаромада зарур аст.

Аҳамияти тартиби иҷрошавии операторҳо. Фарз мекунем, ки num2 дори қисмати 50 буда ва num1 дори қисмати 10:

```
num2 + num1 / 8 + 2;
```

Ҳар як инсон масъалан додашударо бо тарз зерин ҳал менамояд "адди 50 ҷамъи адди 10 баъди адди 60", сипас "8 ҷамъи 2 ба адди 10 баъди мешавад", ва дар охир "60 ба 10 тақсим намуда адди 6-ро ҳосил менамоем"[2,саҳ 23].

Барномаи браузери ин амалиётҳо ба таври ба ҳуд хос дидароид: "адди 10-ро ба 8 тақсим намуда адди1.25-ро ҳосил менамояд", сипас "50 ҷамъи 1.25 ҷамъи 2 баъди 53.25".

Ин амал аз ҳисоби тартиби иҷрошавии амалиётҳои операторҳо ба амал меоянд (дар соҳаи барномасозӣ онро бузургӣ меноманд). Тартиби иҷрошавии операторҳо дар забони барномасозии JavaScript аз тартиби иҷрошавии амалиётҳои арифметики ҳезар фарқите наҳдоранд. Чӣ таве ки мо аз давраи мактаби медонем дар аввал амалҳои зарб ва тақсим, сипас амалҳои ҷамъ ва тарҳ иҷро карда мешаванд (суммамаи ададҳо ҳамавақт аз тарафи ҷаҳон ҷаҳон ҷаҳон).

Агар тартиби иҷрошавии операторҳоро худатон муйян намоед, пас аз қавсҳои даврашаки истифода бурда рафти иҷроши амалиётҳо муйян намуда метавонад. Барои ҳосил намудани натиҷаи 6 ба монанд, ки оператори додашударо на аз тарафи ҷаҳон ҷаҳон ҷаҳон рости он нависем.

Барои мисоли дар боло дидар шуда $+num1$ ва $-num2$ табтиқ менамоем.

Операторҳои инкремент ва декремент. Баъзан ба ҳолатҳое дучор омадан мумкин аст, ки тақорори иловава ё кам намудани аз адади додашударо бузургӣ лозим меояд. Ин амалро бо ёрни операторҳои инкремент (`++`) ва декремент (`--`) иҷро намудан мумкин аст"[3,саҳ 13].

```
guessCount++;
```

Операторҳои инкремент ва декрементро одатан дар вақти соҳтани сиклоҳо истифода мебаранд. Оператори инкрементро барои гузариш ба ячейкан навӣ дар рӯйхат дар ҳолати зарурӣ душтани истифода бурдан мумкин аст. Амали инкремент ва декремент ба таври баъзаки низ иҷро намудан мумкин аст. Барои иҷрои ин амалиёт ба монанд, ки оператори додашударо на аз тарафи ҷаҳон ҷаҳон ҷаҳон рости он нависем.

Барои мисоли дар боло дидар шуда $+num1$ ва $-num2$ табтиқ менамоем.

Операторҳои қисматбахшӣ. Операторҳои қисматбахшӣ гуфта чунин операторҳоро мегүйанд, ки ба ягон тагйирбандоҳо қисмати муйян ҳамавақт аз тарафи ҷаҳон ҷаҳон ҷаҳон мешаванд. Оператор аз ҳама оддитарини онро = аллакай мо якчанд маротиба истифода намудем. Ин оператор қисмати тагйирбандоҳо аз тарафи рости он мегузорад, масалан:

```
var x = 3; // қисмати x дори адди 3 мебошад
var y = 4; // қисмати y дори адди 4 мебошад
```

$x = y$; // қисмати y акунӣ дори қисмати x (x == 4) мебошад.

Дар ин до инчунин якчанд конструкцияҳои муррабабдоштai вуҷуд даранд, ки рамзи навишташудаи барномаи моро хеле осон мегардонанд.

МЕШУДА БОШАД?

Мадасани АЗИЗМАД,
донишҷӯи соли 4-уми факултети
химия, биология ва география

"Як бори дигар ҳанда ба лаб мешуда бошад?"
Ин гиляри беш, боз тараб мешуда бошад?
Аз рӯзи руҳаш рӯзи мо кай бирасад боз?
Моҳи руҳаш озод ҳи шаб мешуда бошад?
Ман ошиқаму орзу дорам ба висолаш,
У низ ҷу ман, васталаб мешуда бошад?
У шоҳи ҳаҷон асту мани бандон гадоши,
Бар шоҳ қаромат қасаб мешуда бошад?
Гуфтаст, ки ҳуд асли шаҳон банданавозист,
Дар кеши ҳуду аслу наслаб мешуда бошад?
Бовар ба дил он аст, ки васлаш на ба дерист,
Ё Раб, магар ин кори азаб мешуда бошад?
Пайдост, Ҳасан ошиқи он гулперадан шуд,
У маъшуки ин ҳомақасаб мешуда бошад?

ИН ВАТАНРО ПЕШВО ЗЕБО НАМУД!



Билоли Ҳикматулло, навқалам

Аз Пәёми Пешво гӯям сухан,
Тоҷикистон аст мулки тинҷӯи ман.
Ин Ватанро Пешво зебо намуд,
Дилрабову дар ҳаҷон якто намуд.
Мардуми бонангӯ ори ин диёр
Дар канори Пешво ваддатшиор.
Пешвон миллати мо, ҳалқи ҳудро шод кард,
Марзу буими ҳешро аз душманон озод кард.
Ҳидмат оремаш ҳи сидди дил ба ҳо,
Пешвон миллати мо - ҳадҳамо.

НАЗАРПУРСӢ ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ПАДАРУ МОДАР

Таджии Шодмон ҲОЛОВ,
донишҷӯи соли 4-уми
факултети филологияи тоҷик
ва журналистика

Авазбеков Анварбек, донишҷӯи соли 4-уми факултети
филологияи тоҷик ва журналистика

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи "Масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд" масъулият ва вазифа асосии волидонро дар таълиму тарбияи фарзанд ба таври мушахас муйян намуда, баарои мустаҷкам гирдидани робитаи оила, муассисан таълими ва ҳадли ҷомеа заминаҳои хуби ҳуқуқиро фароҳам овард. Волидонро лозим аст, ки ҳар як амали фарзандашонро зери назорат бигираанд. Бинобар ин, падару модар дар тарбияи фарзанд баарои саҳм гузашта, аз рӯҳон ҷавабдор буда ба воя расонидани инсони сазовори ҷомеа қушиш кунанд.

Тарбия замоне мусаффир ва муваффақ ҳоҳад буд, ки шахсият ва ҳусусияти психологияи кӯдак хуб омӯхта шавад. Мушкилоти асосии тарбияи кӯдак ин ҳиссияти табии ё нағсонии вай аст, ки ба тарбия иҷтимоӣ-аҳлоӣ монеъ мешавад. Волидон, тарбиядари ҳандагон ба инкишифи ҳаматарафӣ кӯдакон бояд ҳаҷӯҳӣ ҷадидӣ бидиҳанд. Таълим ва тарбияи кӯдак ҳаҷӯҳӣ ҷадидӣ нест. Майъум аст, ки дар тарбияи кӯдак ҳудро мадар нисбат ба падар имконияти бештар дарод. Танҳо модар метавонад аз рӯҳон нахустин тифро ором кунад, зеро оҳангӣ рӯҳи модар до ба оҳангӣ рӯҳи нахӯзанд аст. Падар дар ин айёми зиндагӣ метавонад танҳо ба модар ёрӣ расонад. Баъдтар дар зиндагии кӯдак замоне фаро мерасад, ки ба таъсирӯи нуғузӣ падар ниёз ба миён меояд, вале на дар даврон тифӣ. Ҳамин тавр, устоди аввалин модар, устоди дуюм падар устоди сеюм омӯзгор аст.

Вафоева Умода, донишҷӯи соли 4-уми факултети
филологияи тоҷик ва журналистика

Дар моддай 5-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару модар" ҷунин омадааст. Вазифаи падару модар фароҳам овардани шароити моддӣ, молиёвӣ ва равонӣ дар таълиму тарбияи фарзанд дар рӯҳии инсодӯстӣ, ифтиҳори ватандорӣ, эҳтиоми аризашони милли, умумibашарӣ ва фарҳандӣ, инчунин ҳифзу ҳуқуқи манfiatҳои фарзанд мебошад.

Аслан оила асоси бунёди ҷомеаи солим ба шумор мерарад. Таълиму тарбияи дуруст нахуст аз оила аз падару модар сарчашма мегирад. Агар кӯдак 4-5 соат дар мактаб бошад, пас 18-19 соат дар наҳди волидон аст. Дар таълиму тарбияи фарзанд падару модар бояд ҳаҷӯҳӣ ҷавабдор буданд. Аз сабаби оне ки падар берун аз хона аст, тарбияи фарзанд зиёдтар ба модар вогузор аст. Волидон бояд фарзандони ҳудро дар рӯҳии некиу накукорӣ, ҳудшиносӣ милли, меҳанпарастӣ таълиму тарбия намоянд. Барои ба таълими дуруст фаро гиরftanӣ кӯдакон бояд ўро тарбияи дуруст кард, зеро дое ки тарбия набошад, таълим омӯхта намешавад. Кӯдакон мисли авроқӣ сафеданд, ки ҳарчи болоҷаш нависӣ, нақш мебандад, агар онро ислоҳ кунӣ, сиёҳ мешавад. Мегӯйанд, ки илм дар хурдӣ нақш бар санг аст. Пас, волидонро зарур аст, ки хишти аввал дар тарбияи фарзанд рост бигозаранд.

Ҳишти аввал гар ниҳод мөъмор қаз,
То ба охир меравад ҷевор қаз.

ОЗМУН!

БО САВОЛРО ДОНУ 100 СОМОНӢ БИГИР!

Донишҷӯёни азиз! Шумо метавонед, ки ба ин саволҳо ҷавоб гӯед ва насиби 100 сомонӣ мукофотпӯйӣ гардед! Ҷавобҳоро ба идораи рӯзномаи "Анвори дониш" пешниҳод намоед!


1. Падари фанни "Мантиқ" кист?
2. Пойтаҳти Канада қадом шаҳр аст?
3. Алифбои русӣ ҷанд ҳарф дорад?
4. Мусобиқаи аспдавониро чӣ мегӯянд?
5. Сухани беқоғияву бевазиро чӣ мегӯянд?
6. Ҷанд фоизи Замин ҷазира аст?
7. Маъни калимаи Осиё чист?
8. Ватани бодиринг қудост?
9. Маъни калимаи "харита" чист?
10. Синоними дигари калимаи булбул?
11. Маймуну қалонтарин чӣ ном дорад?
12. Пойтаҳташ Лондон?
13. Шоирони дузабонаро чӣ мегӯянд?
14. Лезваро боз чӣ мегӯянд?
15. Одам ҷанд ҷуфт ҳабурға дорад?
16. Махлуқи бузурги афсонавӣ?
17. Муалими мадрасаро чӣ ном мебаранд?
18. Мақбараи Имом Шақиқ дар қудост?
19. "Ҳимия шарбат аст" сухани кист?
20. Аввалин бонк дар қудо соҳта шудааст?
21. Дилодагон бо ин гул фол мекушоянд?
22. Кова ҷанд писар дошт?
23. Ихтироқори глобус кист?
24. Синоними калимаи тортнанк?
25. Номи аслии Муқаннаъ чӣ буд?
26. Ҳурдтарин адди ҷорроқама?
27. Раги қалонтарини инсон чӣ ном дорад?
28. Донишгоҳи исломиро чӣ мегӯянд?
29. Воҳиди пули Афғонистон чист?
30. Қалонтрин пирҳо дар ҳаҷон чӣ ном дорад?
31. Мақбараи Имоми Аъзам дар қудост?
32. Дар забони англisi ҷанд ҳарф аст?
33. Маъни калимаи телефон?
34. Геси Норак дар қадом дарё соҳта шудааст?
35. Мӯйи сари инсон дар як сол ҷанд сантиметр месабзад?
36. Фариштаи ҷонситон?
37. Дар забони англisi ҷанд

ГОЛИБИ КРОССВОРД МУАЙЯН ШУД!

Ба кроссворди шумораи гузашта 12 нафар хонанда чавоб пешниҳод кардан: Имомов Зафар (16.12.2021, соати 10:19, бехато), Мадасони Азизмад (16.11.2021, соати 11:48, бехато), Mastona Раҳматзода (16.12.2021, соати 13:53, бехато), Шерзод Муҳаммадочон (16.12.2021, соати 16:56, бехато), Азизмадзода Сироҷиддин (17.12.2021, соати 09:10, 1 хато), Манучхри Ашур (17.12.2021, соати 10:15, бехато), Шарифзода Манучхер (17.12.2021, соати 11:58, бехато), Мирзоева Судоба (17.12.2021, соати 12:00, 2 хато), Мирзоев Парвиз

(17.12.2021, соати 12:53, бекато), Сайдова Иззатмо (17.12.2021, соати 14:54, 2 хато), Абубакров Назармахмад (17.12.2021, соати 15:15, бекато), Құрбонзода Кароматулло (17.12.2021, соати, 15:20, бекато). Фолиб Имомов Зафар аст, зеро кроссвордро бекато пур карда, ба идораи рӯзнома равон кардааст.

Хонандæ, ки чавобхои худро аз назар гузаронидан меҳоҳад, метавонад ба идораи рӯзнома ташриф биоварад. Мӯҳлат ин кроссворд то 15-уми феврал муайян гардидааст.



ДИҚҚАТ!

**ХОНАНДАЕ, КИ ПЕШ АЗ ҲАМА КРОССВОРДРО БЕХАТО ПУР ҚАРДА, БА ИДОРАИ РЎZNOMA ПЕШНИҲОД МЕКУНАД, БО МУКОФОТИ ПУЛӢ
ДАР ҲАҶМИ 100 СОМОНӢ ҶАДРДОНӢ ҚАРДА МЕШАВАД.**



СОПРУЗ ХУЧАСТА БОД!

Маъмурият, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва донишчӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори дониш" омӯзгорон ва кормандони зерини донишгоҳро, ки моҳи феврали солиёни гуногун таваллуд шудаанд, табрику таҳният гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани неруманд ва дар кору фаъолияташон комёбиҳон беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша чун кӯҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ ҳушбабён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шуҳратманд ва чун Ҷомӣ хоксор бошед! Ҳеч гоҳ БАХТ ва ХИЗР кошонаи шуморо тарк насозанд! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Ҳушиву хурсандӣ, ки бехтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамсафаратон бол!

Бигузор дар умратон баракат ва дар касбатон муваффқият пайваста амалӣ гардад.

1. РАСУЛОВА НОДИРА, 01.02.1981, саромӯзгори кафедраи педагогика;
 2. ОРИФОВ ОРЭУ, 01.02.1986, саромӯзгори кафедраи забонҳои хоризӣ ва методикаи таълимии он;
 3. ҚАЛАНДАРОВ САЙИДАСРОР, 01.02.1947, муаллими кафедраи МТФ ва ТМ;
 4. МУҶИМОВ ОДИНАШО, 02.02.1961, асистенти кафедраи забоншиносӣ ва типологияи мӯжонсавӣ;
 5. АШУРОВ СОДИРХОН, 02.02.1968, асистенти кафедраи мудофииян гаражданий ва омодагии дифои ҳарбӣ;
 6. ҶУРАЕВ ДАЛЕРХУЧА, 02.02.1995, асистенти кафедраи сиёсатшиносӣ;
 7. ҚОСИМОВ АЛИҶОН, 02.02.1995, асистенти кафедраи назарияни иқтисодӣ;
 8. АЗИМОВ РАҶАБАЛӢ, 02.02.1960, мудири кафедраи мудофииян гаражданий ва омодагии дифои ҳарбӣ;
 9. НАИМОВ АНВАР, 02.02.1983, асистенти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълимии он;
 10. РАҲИМОВ РАМАЗОН, 02.02.1997, асистенти кафедраи химия ва методикаи таълимии он;
 11. НЕҶМАТУЛЛОИ НУСРАТУЛЛО, 03.02.1990, асистенти кафедраи методикаи таълимии забонҳои хоризӣ;
 12. КУЧАРОВ АЛИХОН, 03.02.1995, асистенти кафедраи сиёсатшиносӣ;
 13. ШЕРОВ РУСТАМ, 04.02.1983, асистенти кафедраи педагогика;
 14. ҶУРАҶУЛОВ БОЗОРАЛИЙ, 05.02.1984, декани факултети филологияи хоризӣ;
 15. ҲАЙДАРОВ МУСЛИМ, 05.02.1986, асистенти кафедраи равоншиносӣ;
 16. РОЗИҚОВА ЗАРАФШОН, 05.02.1973, танзимгар;
 17. НИЛУФАРИ САЙДАҲРОР, 05.02.1994, асистенти кафедраи биологияи ва методикаи таълимии он;
 18. МАЗАРИФОВ МАҢУҶЕҲР.
 - 05.02.1996, асистент кафедраи таърих ва ҳукук;
 19. ҚУРБОНОВ ҚАРОМАТУЛЛО, 06.02.1993, асистенти кафедраи методикаи таълими забони хоризӣ;
 20. БОЗОРОВ ИСФАНДИЁР, 06.02.1996, асистенти кафедраи баҳи собигории мӯжонсавӣ ва аудит;
 21. ҚУРБОНАЛИЗОДА МАҶСУД, 09.02.1999, асистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;
 22. АБДУЛЛОЕВ ДИЛОВАР, 09.02.1993, асистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ;
 23. АЛИЕВА БАХТИНИСО, 10.02.1973, саромӯзгори кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забон;
 24. ҚУРБОНЗОДА ҚАРОМАТУЛЛО, 10.02.1994, асистенти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълимии он;
 25. ЧУМАЕВ МУҲИДДИН, 12.02.1987, асистент кафедраи равоншиносӣ;
 26. РАСУЛОВ ДАВЛАТМУРОД, 13.02.1939, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи педагогика;
 27. АСОЕВА КОМИЛАХОН, 13.02.1965, номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи забони ҳозираи рус ва хоризӣ бо МТЗАР;
 28. ФАФОРРОВ САТТОР, 13.02.1949, номзади илмҳои физика ва математика, дотсенти кафедраи физикии умуми ва назарияӣ;
 29. ТАБАРОВ ТОҲИР, 13.02.1963, асистенти кафедраи география ва сайёҳӣ;
 30. ФОЗИЛОВ СУБҲОН, 15.02.1942, саромӯзгори кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълимии он;
 31. ҚАЛАНДАРОВА МАНЗУРА, 16.02.1978, асистенти кафедраи МТФ ва ТМ;
 32. ҶОБИРОВ ШОКИРҶОН, 16.02.1991, асистенти кафедраи сиёсатшиносӣ;
 33. ШОҲРУХИ САЙЛЧАҶФАР.

16.02.1991, асистенти кафедраи сиёсатшиносӣ;

34. ЗУЛФИЯ ЧИЁНХОН, 17.02.1990, асистенти кафедраи химия ва методикаи таълими он;

35. ИСУФОВ ДИЛШОД, 17.02.1983, номзади илмҳои қишоварӣ, декани факултети химия, биология ва география;

36. ЗАРИФОВ ҲАБИБУЛЛО, 18.02.1995, асистенти кафедраи сиёсатшиносӣ;

37. САОДАТИ РАҲМОНАЛИ, 18.02.1992, асистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;

38. НАБИЕВ РИЗВОН, 19.02.1989, лабаранти кафедраи тарбияи дисмонӣ ва методикаи таълими он;

39. ГУЛМАДШОЕВ ШОКИР, 20.02.1986, номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи забонҳои ҳоризӣ;

40. БОЗОРГОВ ХУШВАҲТ, 20.02.1955, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи таҳсилоти ибтидой;

41. ЁРМАТОВ АЛИШЕР, 20.02.1992, саромӯзгори кафедраи таҳсилоти ибтидой;

42. АБДУРАҲМОНИ МУҲАММАДӢ, 22.02.1994, саромӯзгори кафедраи таҳсилоти томактабӣ;

43. ТАҒОЕВ САЙМУМИН, 22.02.1994, асистенти кафедраи таҳсилоти ибтидой;

44. АЛИМОВ ҶОБИЛ, 23.02.1996, асистенти кафедраи таърихи ҳалқи тоҷик;

45. ГУЛОМОВА МОҲИРА, 23.02.1971, мудири кабинети кафедраи математика ва методикаи таълими он;

46. ЭРГАШЕВА ШАҲНОЗА, 25.02.1984, асистенти кафедраи забони русии умумидoniшгоҳӣ;

47. ОДИНАЕВ АБДУЛФАЁЗ, 25.02.1974, саромӯзгори кафедраи илмҳои компютерӣ;

48. ҶОДИРОВА ДИЛАФРӯЗ, 25.02.1971, мудири кафедраи МТФ ва ТМ, дотсент;

49. МИРЗОЕВА МАҲТОВБӢ, 25.02.1958, саромӯзгори кафедраи адабиёти тоҷик;

50. ШАҲНОЗА САМИЗОДА, 26.02.1997, асистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;

51. АБДУЛЛОЕВА ШАҲНОЗА, 27.02.1988, асистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;

52. МАДАМИНОВА МУРОДБЕГИМ, 27.02.1983, лабаранти кафедраи таҳсилоти ибтидой;

53. ГУЛРУЙ СУҲРОБ, 29.02.1992, асистенти кафедраи педагогика;

54. САФАРОВ САЙТОҶИДДИН, 29.02.1988, саромӯзгори кафедраи методикаи таълими информатика.

САМУХАРИД

ЧАХОНГИР РУСТАМШО,
номзадын чөмүүдүү филологий, докторант.

Андеша ва ақидаҳои нашршудаи шахсии муаллифон дар мақолоту гузоришҳо ақидаи расмии ҳайати эҷодии рӯзнома маҳсуб намешавад. Дурустии асноду далели мақолаҳо ба ухдаи муаллифон аст.

Рӯзнома дар ЧДДМ
“Мега-принт” ба табъ расидааст.
Адали нашр 6000

Нашрия дар Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №030/
РЗ-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд
гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешаванд.

Рӯзнома тариихи обуна дастрас

нишонй:

735360. ш.Күлоб, күчай С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корй: (83322) 3- 31- 15,
мобилд: 985-76-77-12; 981-00-02-19